

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ИЛМҲОИ ГУМАНИТАРИИ
БА НОМИ АКАДЕМИК Б. ИСКАНДАРОВ**

ТДУ: 398 (575.3)

ТКБ: 83.3 Точ+82

Ш - 21

Бо ҳуқуқи дастнавис

ШАКАРМАМАДОВ ОРИФ НИСОРМАМАДОВИЧ

**ВИЖАГИҲОИ ЖАНРИИ РИВОЯТ ВА ТАФОВУТИ ОН
АЗ ЖАНРҲОИ ДИГАРИ НАСРИ ШИФОҲӢ
(ДАР АСОСИ МАВОДИ РИВОЯТҲОИ МАРДУМИ БАДАХШОН)**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ
аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Душанбе – 2025

Диссертатсия дар шульбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Оҳониёзов Варқа Дустович – доктори илмҳои филологӣ, сарҳодими шульбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандаров.

Муқарризони расмӣ:

Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир – доктори илмҳои филологӣ, мудири кафедраи методикаи таълимӣ забон ва адабиёти Доғишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ;

Аминзода Абдулфаттоҳ Ҳаким – номзади илмҳои филологӣ, директори Муассисаи давлатии «Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот»-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар:

Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав.

Ҳимояи диссертатсия «15» апрели соли 2025, соати 13:30 дар маҷлиси шурои диссертационии 6D.KOA-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва тавассути сомонаи www.izar.tj шинос шудан мумкин аст.

Афтореферат рӯзи «____» _____ соли 2025 тавзъеъ шудааст.

**Котиби илмии
шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ**



Мухамедходжаева Р. А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Эчодиёти бадеии шифоҳӣ на факат аз ҷузъҳои муҳимми ҳаёти маънавӣ-адабии ҳалқи тоҷик қарор дошт ва дар мавридҳои гуногун баёнгари асосии муносибатҳои онҳо ба ҳаёти воқеӣ ва ҳодисаҳои зиндагӣ ҳисоб меёфт, балки вай хусусиятҳое касб кард, ки онҳо дар фолклори ҳалқҳои дигар ба ин барҷастагӣ ба мушоҳида намерасанд. Яке аз хусусиятҳои фолклори сокинони Кӯҳистони Бадаҳшон ин аст, ки қисме аз жанру намудҳои он ба ду забон: ба забонҳои маҳаллӣ ва забони миллӣ эҷод ва паҳн гаштаанд.

Фолклори тоҷик, алалхусус жанри насрин он, ки бо таъсири ҳаводиси муҳталифи зиндагӣ дар муҳити ҷуғрофӣ ва шароити таъриҳӣ-ичтимоии маҳсус ба вучуд омада, аз унсурҳои муҳимми ҳаёти маънавии мардум қарор гирифт, қобили омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷониба мебошад. Аз ибтидои солҳои шастуми садаи XX дар баробари ҷамъоварии тамоми осори бадеии мардумӣ ва ба вучуд овардани захираи илмии дастхатҳо яке аз шоҳаҳои он – насрин ҳалқӣ ба таври мунтазам ва ҷиддӣ мавриди тадқиқу таҳлил қарор мегирад.

Хувайдост, ки доираи ба таҳқиқу таҳлил гирифта шудани мавзӯъҳои эҷодиёти бадеии даҳанакии мардумӣ тадриҷан вусъат пайдо намуда, ҳаллу фasl ва баррасии онҳо амиқтар мегардад. Бо вучуди ин, қисме аз мавзӯъ ва масоили батаҳқиқи гирифташудаи фолклори тоҷик нафақат ҳанӯз ба омӯзишу таҳлили амиқтару дақиқтари илмӣ ниёз доранд, балки бисёре аз масоили дигари марбути ин сарвати бузурги маънавӣ ва фарҳангии мардумӣ аз доираи тадқиқот берун мондаанд. Алалхусус, чун дар фолклоршиносии кишварҳои дигар, дар фолклоршиносии тоҷик ҳам вижагиҳои жанрии навъу намудҳои ҷудогонаи асарҳои фолклорӣ ҳанӯз дуруст ва мушахҳас таъйин нашудааст ва ё истилоҳи аниқи илмии онҳо ба вучуд наомадааст. Сабаби ин ҳолат, ба назар мерасад, ки ба худи соҳту шакл ва мазмуну муҳтавои онҳо ҳамbastagии зич дорад.

Ба мисли он ки матни сурудҳо дар заминаи нақаротҳо ба вучуд омада, шакл гирифтаанд, бунёди қисми муҳимми асарҳои насрин шифоҳӣ, баҳусус ривояту афсона устура мебошад. Устура маҳсули тасаввуроти ибтидоии инсонҳо доир ба ашё ва ҳодисаҳои табиат ва ғайритабиӣ аст ва афсона бошад чун яке аз жанрҳои мукаммал ва барҷастаи фолклорӣ эҷоди дараҷаи баланди таҳайюлот, ё худ тафаккури бадеии истеъодҳои мардумӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамин ҳодисаи фарҳангӣ аст, ки дар фарҳангҳои ҳам барои омма пешбинишуда ва ҳам илмӣ-адабӣ устураву ривояту нақлу ҳикоя ва дигар жанрҳои насрин шифоҳӣ дар омехтагӣ шарҳу тавзех дода шудаанд. Душвории таснифу тафсири аниқи хусусиятҳои хоси жанрии навъу намудҳои қисме аз асарҳои фолклорӣ дар он аст, ки онҳо дар заминаи ҳамдигар ба вучуд омада, дар омехтагӣ инкишоф ёфта, ба таҳаввулоти шаклӣ ва аз нигоҳи инъикоси ҳодисаҳои зиндагӣ низ дучор гаштаанд. Аз ҷониби дигар ин намудҳои асарҳои насрин ҳалқӣ, ба мисли ривоят, нақл, қисса, ҳикоят муродифи яқдигар буда, онҳоро баъзан ба ҷои яқдигар истифода мебаранд.

Пайдост, ки дар байнин нақл ва ривоят ҳамчун жанрҳои алоҳидаи фолклорӣ ҳудуди аниқ гузоштан мушкил бошад ҳам, ҳар яки онҳо вижагиҳо ва тобишҳои хоси жанрӣ доранд, ки агар ин вижагиҳо ва тобишҳо бо камоли ҷиддӣ зимни маҷмуи маводҳои аниқу дақиқ мавриди омӯзиш қарор гиранд, истилоҳи аниқу мушахҳаси онҳоро ба вучуд овардан мумкин мегардад.

Солҳои охир дар таъйин намудани истилоҳоти нисбатан дақиқу аниқи илмии навъу намудҳои насри омиёна, ё худ мансуб ба эҷодиёти бадеии шифоҳӣ аз ҷониби фолклоршиносони таҷрибаандӯҳтаи тоҷик қӯшиши пайгирана дарк мешавад.

Бояд тазаккур дод, ки ба мушаҳҳас намудану такмил додани ин маълумоти иҷомолӣ ва умуман, таъйин намудани вижагиҳои жанрии навъу намудҳои насри лафзӣ дар фолклори Бадаҳшон ҳанӯз ба таври ҷиддӣ касе машғул нашуда буд.

Аз ин лиҳоз муайян намудани хусусиятҳои жанрии ривоят, аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа тасниф намудани онҳо ва тафовут гузоштан байни ривояту дигар жанрҳои насрии ҳалқӣ ба мисли нақл, қисса, ҳикоя, ҳикояҳои асотирӣ дар асоси матнҳои нақлу ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон зарурат ва аҳаммияти интиҳоби мавзуи диссертасияро ба миён мегузорад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Маводу манбаъҳои асосӣ, ки барои пажуҳиши мавзӯъ истифода шудаанд, аз а) фарҳангӣ луғатҳо ва энсиклопедияҳо, ки вожаҳои жанрҳои насри лафзӣ «ривоят», «нақл», «устура»-ро шарҳу тафсир додаанд; б) асару мақолаҳои муҳаққиқон, ки жанри ривоятро аз нигоҳи илмӣ таҳлилу баррасӣ намудаанд; в) матнҳои ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон, ки дар осори ҳаттӣ дарҷ гардидаанд; г) матнҳои асили ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон, ки дар заҳираи дастхатҳои илмии Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандаров маҳфуз ҳастанд, иборат мебошанд.

Мавриди тазаккур аст, ки ба ҷамъоварӣ ва дарчи фолклори мардуми Бадаҳшон, маҳсусан ривоятҳои мардумӣ, аз ибтидои садаи XX аз тарафи муҳаққиқони рус оғоз гардида буд. Дар қатори дигар намудҳои насри ҳалқӣ матни камшумори ривоятҳо низ аз ҷониби ин олимон дар матбуоти ҳамон давра чоп шуда буданд. Гирдоварию нашр намудани намунаҳои фолклори тоҷик асосан баъди солҳои 60-уми асри гузашта вусъат ёфт. Нахустин китобе, ки матни афсонаҳо, ривоятҳо ва устураҳоро фаро гирифтааст, «Сказки и легенды горных таджиков»-и А. З. Розенфельд ва Н. П. Ричкова¹ мебошад, ки бархе аз онҳо аз ҷониби худи мураттиб А. З. Розенфельд дар солҳои гуногун (1936, 49, 57 ва 68) дар Раҷтону Дарвозу Ванҷу Ваҳон гирдоварӣ шуда бошанд, барҳи дигари онҳо ҳанӯз дар солҳои 30-юми асри XX аз ҷониби А. А. Семенов, М. С. Андреев ва Н. А. Қисляков аз Раҷтон ва Ванҷу Дарвоз дастрас ва қисман чоп гардида будаанд. Арзиш ва аҳаммияти маҷмӯаи зикршуда пеш аз ҳама дар ин аст, ки он, аз як сӯ мавқеи муҳим доштани навъу намудҳои насри лафзиро дар ҳаёти маънавии тоҷикони кӯҳистон рӯшан бозтоб кунад, аз сӯи дигар, дар таҳқиқи муқоисавӣ ва алоқамандии фолклори аҳолии манотики гуногун маъҳази пурқимат маҳсуб мешавад. Дар солҳои минбаъда таваҷҷӯҳи аҳли илм ва шаҳсони алоҳида ба ривоятҳо зиёд гашта, як қатор китобҳо, ки аз матнҳои зиёди ривоятҳои мардуми Бадаҳшон иборатанд, нашр гардидаанд. Аз ҷумла, «Дурданаҳои Бадаҳшон. Асотир ва ривоятҳо» тартибдодаи Н. Ҷонбобоев ва Ш. Муҳаммадшерзодшоев², «Баҳр-ул-аҳбор»-и Саидҷалоли Бадаҳшӣ таҳияи Р. Раҳмонқулов³, «Лаъли кӯҳсор»

¹ Сказки и легенды горных таджиков [Текст] / Составление, перевод с таджикского и комментарий А. З. Розенфельд и Н. П. Рычковой. – Москва: Наука, 1990. – 238 с.

² Дурданаҳои Бадаҳшон. Асотир ва ривоят [Матн] / Гирдоварандагон: Н. Ҷонбобоев, Ш. Муҳаммадшерзодшоев. – Хоруг, 1992. – 54 с.

³ Саидҷалоли Бадаҳшӣ. Баҳр-ул-аҳбор. Силсилаи ҳикояҳо доир ба ҳаёти Носири Ҳусрав ва саёҳати ў дар Бадаҳшонзамин [Матн] / Таҳияи Р. Раҳмонқулов. – Хоруг: Помир, 1992. – 69 с.

тартибдодаи Н. Шакармамадов ва Н. Чонбоев¹, «Асотир ва ривоятҳо. Дар бораи ҳайвоноту парандагон» тартибдодаи Н. Қурбонхонова².

Яке аз корҳои бисёр назаррасе, ки дар илми фолклоршиносӣ анҷом дода шуда буд, ба табъ расидани ҷилди II «Фолклори Помир»-и мураттабсоҳтаи Н. Шакармамадов³ мебошад, ки асотир, ривоятҳо ва нақлҳоро фаро гирифтааст. Ҷилди китоб аз корҳои муҳим ва пурӯҳаммият дар фолклоршиносии тоҷик маҳсуб меёбад. Китоб беш аз 132 матни аслӣ ва дар маҷмӯъ бо қаринаҳои онҳо беш аз 200 матни асотир, ривоят ва нақдро дар бар мегирад. Онҳо, аз як тараф, хусусиятҳои ҳар яке аз ин жанрҳои фолклориро дар алоҳидагӣ бозтоб кунанд, аз ҷониби дигар, ба ҳамдигар алоқаи зич доштани онҳоро барҷаста нишон медиҳанд. Инчунин «Сарчашмаи ривоят – воқеяят. Ривоятҳои Вахон»-и тартибдодаи Н. Шакармамадов⁴ яке аз маҷмуаҳои дигари муҳим аст, ки дастраси аҳли таҳқиқ гардида буд. Бояд зикр кард, ки осори зикршуда чун сарчашмаи асосӣ ва манбаъҳои илмию назарӣ барои ин пажуҳиш истифода гардид.

Лозим ба ёдоварист, ки дар қатори жанри ривоят инчунин асарҳои дигари насри ҳалқии мардуми Бадаҳшон гирдоварӣ ва нашр шудаанд. Аз ҷумла «Сказки народов Памира» тартибдодаи А. Л. Грюнберг ва И. М. Стеблин-Каменский⁵. Ҷои қайд аст, ки ин аввалин маҷмӯаи мукаммали афсонаҳои мардуми Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ, кишварҳои ҳамҷавори Ағонистон ва Ҳитой буда, онҳо ба забони русӣ тарҷума шудаанд. Инчунин, дар солҳои охир ҷилди III «Фолклори Помир. Афсонаҳои ҳаётӣ-маишии мардуми Бадаҳшон»-и Г. Ризвоншоева⁶ ба табъ расида буд.

Солҳои охир муҳаққиқ Н. Қурбонхонова дар соҳаи фолклоршиносӣ корҳои устод Н. Шакармамадово пайгири намуда, дар ин самт як қатор таълифоти илмиашон доир ба жанрҳои насри лафзӣ, маҳсусан, дар бораи асотири мардуми Бадаҳшон – «Устураи ҷонварон дар фолклори Бадаҳшон»⁷, «Устураҳои ҳайвоноту парандагон дар фолклори Бадаҳшон»⁸ нашр гардонд, ки онҳо аз ҳар ҷиҳат барои муайян соҳтани хусусиятҳои жанрии насри фолклори Бадаҳшон маълумоти муҳимро дастрас месозанд.

Дар осори номбаршуда бархе аз муаллифон доир ба вижагии жанри ривоят фикру мулоҳизаҳои иҷмолӣ баён карда бошанд ҳам, ошкор намудани паҳлуҳои гуногуни ин намуди жанри насрӣ ва ҳудуди муайян гузоштан байни ривояту жанрҳои дигари насри ҳалқӣ то ба имрӯз таҳлилу таҳқиқи амиқи илмӣ ба мушоҳида намерасад. Аз ин рӯ дар диссертасияи мазкур қӯшиш бар он меравад, ки ин мавзӯъ

¹ Лайли қӯҳсор. Ривоёт ва афсонаҳо дар бораи Носири Ҳусрав [Матн] / Мураттибон: Н. Шакармамадов, Н. Чонбоев. – Ҳоруғ: Маърифат, 2003. – 66 с.

² Асотир ва ривоятҳо. Дар бораи ҳайвоноту парандагон [Матн] / Мусанниф ва таҳиягар: Н. Қурбонхонова. – Душанбе: Нодир, 2004. – 38 с.

³ Фолклори Помир. Асотир, ривоят ва нақлҳо. Ҷ. 2 [Матн] / Мураттиб, муаллифи муқаддима ва тавзехот Н. Шакармамадов. – Душанбе: Империал-групп, 2005. – 430 с.

⁴ Шакармамадов Н. Сарчашмаи ривоят – воқеяят. Ривоятҳои Вахон [Матн] / Н.Шакармамадов. – Ҳоруғ, 2007. – 39 с.

⁵ Сказки народов Памира [Текст] / Автор предисловия А. Н. Болдырев. Составление и комментарии А. Л. Грюнберг и И. М. Стеблин-Каменского. – Москва: Наука, 1976. – 536 стр.

⁶ Фолклори Помир. Афсонаҳои ҳаётӣ-маишии мардуми Бадаҳшон. Ҷ. III [Матн] / Мураттиб, муаллифи муқаддима ва тавзехот Г. Ризвоншоева. – Душанбе: Дониш, 2012. – 508 с.

⁷ Қурбонхонова, Н. Устураи ҷонварон дар фолклори Бадаҳшон [Матн] / Н. Қурбонхонова. - Душанбе: Дониш, 2011. – 145 с.

⁸ Қурбонхонова, Н. Устураҳои ҳайвоноту парандагон дар фолклори мардуми Бадаҳшон [Матн] / Н. Қурбонхонова. – Душанбе: Сифат-Офест, 2020. – 197 с.

то андозае ба таври илмӣ ҳаллу фасл гардад ва ҳудуд миёни жанрҳои фолклорӣ муайян карда шавад.

Ба ғайр аз таълифоти дар боло зикргардида, андешаҳо ва маъхазҳои олимони хориҷӣ низ, аз ҷумла С. Н. Азбелев¹, Н. А. Криничная², В. Я. Пропп³, В. К. Соколова⁴ ва муҳаққикиони ватаний Ю. Нуралиев⁵, Ҷ. Рабиев⁶, Ҳ. Раҳматов⁷, Д. Обидов⁸, Ҳ. Шарифов⁹, Р. Раҳмонӣ¹⁰, Ю. Салимов¹¹, С. Қосимӣ¹², Д. Раҳимов¹³ ва як қатор таълифоти ин олимон доир ба ҳамин масоил дар маҷмуаҳо ва маҷаллаҳои илмӣ интишор ёфтаанд.

Робитай таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқи масъалаҳои мазкур бо барнома ва мавзуъҳои илмию тадқиқотии шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ алоқаманд аст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади марказии кори диссертационӣ аз муайян соҳтани вижагиҳои жанрии ривоят тавассути таҳлили ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон ва зимни ин таҳлилҳо равshan намудани баъзе масъалаҳои ҳалталаб, аз ҷумла мундариҷа ва мазмуни ривоятҳо, ақидаҳои муҳталифи олимон аз хусуси истифодабарии истилоҳи илмӣ барои навъҳои насри шифоҳӣ, ҳамбастагии ривоятҳо бо нақлу асотир ва ғайра иборат аст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои расидан ба ҳадафҳои таҳқиқ вазифаҳои асосӣ муайян шудаанд, ки аз инҳо иборат мебошанд:

- тасниф ва тафсир намудани ривоят ва муайян соҳтани хусусиятҳои жанрии он;
- нишон додани тафовути ривоят аз дигар жанрҳои насри ҳалқӣ ба мисли асотир, афсона, нақл, қиссаву ҳикоя;

¹ Азбелев, С. Н. Отношение предания, легенды и сказки к действительности (с точки зрения разграничения жанров) [Текст] / С. Н. Азбелев // Славянский фольклор и историческая действительность. – Москва: Наука, 1965. – 328 с.

² Криничная, Н. А. О жанровой специфике преданий и принципах их систематизации [Текст] / Н. А. Криничная // Русский фольклор. Т. XVII. Проблема «Свод русского фольклора». – Ленинград: Наука, 1977. – 208 с.

³ Пропп, В. Я. Морфология сказки [Текст] / В. Я. Пропп. – Ленинград, 1928. – 152 с.

⁴ Соколова, В. К. Русские исторические предания [Текст] / В. К. Соколова. – Москва: Наука, 1970. – 288 с.; Типы восточнославянских топонимических преданий [Текст] / В. К. Соколова // Славянский фольклор: Отдельный оттиск. – Москва: Наука, 1972. – С. 202-233.

⁵ Нуралиев, Ю. Луқмони Ҳаким [Матн] / Ю. Нуралиев. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 96 с.

⁶ Ҳакими мумтоз. Наклу ривоятҳо дар бораи Абӯалӣ ибни Сино [Матн] / Мураттибон: Д. Обидов ва Ҷ. Рабиев. – Душанбе: Маориф, 1981. – 71 с.; Рабиев, Дж. Классификационное значение повествовательных средств таджикской народной прозы [Текст] / Дж. Рабиев // Опыт количественного анализа таджикского фольклора. Т. I. – Душанбе: Дониш, 1986. – С. 67-133.

⁷ Раҳматов, Ҳ. Наклу ривоятҳо [Матн] / Ҳ. Раҳматов // Дастурамал оид ба ҷамъ кардани эҷодиёти даҳанакии ҳалқ. – Сталинобод, 1960. – 158 с.

⁸ Обидов, Д. Андешаҳо перомуни ривоятҳои тоҷикӣ [Матн] / Д. Обидов // Фолклор, адабиёт, забон. – Душанбе: Эр-граф, 2004. – 144 с.

⁹ Шарифов, Ҳ. Назарияи наср [Матн] / Ҳ. Шарифов. – Душанбе: Пайванд, 2004. – 320 с.; Шоҳнома ва шеъри замони Фирдавсӣ [Матн] / Ҳ. Шарифов. – Душанбе, 2014. – 400 с.

¹⁰ Раҳмонӣ, Р. Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳӣ [Матн] / Р. Раҳмонӣ. – Душанбе, 1999. – 104 с.

¹¹ Салимов, Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик [Матн] / Ю. Салимов. – Душанбе: Дониш, 1971. -155 с.

¹² Қосимӣ, С. А. Мулоҳизаҳо андар боби адабиёти шифоҳӣ ва ҳаттӣ [Матн] / С. А. Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 396 с.

¹³ Раҳимов, Д. Фолклори тоҷик. (Дастурномаи таълими) [Матн] / Д. Раҳимов. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 263 с.; Масъалаи табакабандии жанрҳои насри шифоҳии тоҷик [Матн] / Д. Раҳимов // Паённомаи фарҳанг, 2013. – № 3 (23). – С. 26-33.

- баррасии ривоят ҳамчун жанри алоҳидаи фолклорӣ;
- таҳлили мавзӯъ ва муҳтавои ривоятҳои мардуми Бадаҳшон;
- ба таври муҳтасар шарҳу тафсири мавзӯъҳои ривоятҳо;
- муайян намудани нақши бархе аз ашёву ҳодисаҳои табиат дар тасаввuri мардум;
- таҳлили ривоятҳо дар бораи дарахти арҷаву чанор;
- таҳлили ривоятҳо оид ба бавуҷудоии кӯлҳо;
- муайян намудани мавқеи ривоятҳо дар ҳаёти маънавӣ ва адабии мардум.

Масъалаҳои зикршуда аз умдатарин нуктаҳои тадқиқот дар мадди назар дошта шудаанд.

Объекти таҳқиқ. Объекти омӯзиши диссертатсияро ривоятҳои мардумӣ ва дигар намуди наспи халқӣ, асару рисолаҳои илмӣ, ки дар онҳо доир ба жанри ривоят, ба таври иҷмолӣ ҳам бошад, фикру мулоҳизаҳои баён шудаанд, фароҳам овардааст. Ҳангоми таълифи рисола инчунин аз заҳираи илмии дастхатҳои Институти илмҳои гуманитарии АМИТ ва бархе аз маҷмӯаҳои фолклорӣ ва асарҳои фолклоршиносону мардумшиносони маъруфи ватаниву хориҷӣ низ истифода шуд. Ба ҳайси таҳқиқ асосан ривоятҳо доир ба ашёҳои табиат – ҷашамҳо, дарахтҳо, сангу кӯҳпораҳо, доир ба шахсони таъриҳӣ ва ғайра интиҳоб шудаанд.

Предмети таҳқиқ. Асоси таҳқиқро мазмун ва мундариҷа, соҳту забони ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон ташкил додааст. Таҳлил ва тадқиқи ҳусусияти жанрии ривоят, тафовути он аз жанрҳои дигари насрӣ ва ҳамбастагии онҳо бо ривоятҳои дигар халқиятҳо предмети таҳқиқ ба ҳисоб мераванд.

Асосҳои назариявии таҳқиқ. Зимни таҳлилу омузиши маводу сарчашмаҳои мавзӯъ асарҳои фолклоршиносону адабиётшиносони варзидаи ватаниву хориҷӣ ба монанди С. Н. Азбелев, Н. А. Криничная, Ҷ. Коккяра, В. Я. Пропп, В. К. Соколова, А. З. Розенфельд ва Н. П. Ричкова, А. Н. Болдирев, В. Асрорӣ, Р. Амонов, Ҳ. Раҳматов, Ҳ. Шарифов, Р. Аҳмадов, Б. Шермуҳаммадов, Б. Тилавов, Ф. Муродов, Д. Обидов, Ю. Салимов, Н. Шакармамадов, Р. Раҳмонӣ, С. Қосимӣ, Д. Раҳимӣ, В. Оҳониёзов, Г. Ризвоншоева, Н. Қурбонхонова ва дигарон истифода шудаанд.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар диссертатсия аз он усулу тариқи тадқиқотие, ки дар фолклоршиносии умумӣ ҷорӣ ҳастанд, комилан истифода бурда шуд. Солҳои охир дар фолклоршиносии тоҷик, дар баробари таҳлили муқаррарии филологӣ аз усули таҳлили муқоисавӣ-таъриҳӣ, ки он ба маҷмуи санаду далелҳои мұътамад асос меёбад, васеъ истифода мешавад. Ҳамин усули тадқиқот дар таҳқиқу таҳлили масъалаҳои оид ба муайянсозии вижагиҳои жанри ривоят низ қобили қабул дониста шуд. Адабиёти назарӣ, маъҳазҳои адабӣ ва илмӣ бо назари танқидӣ истифода гардидаанд. Дар тақвияти муҳокимаву хулосаҳои ҷудогона аз баъзе мулоҳизаҳои дақиқи назарии мутахассисони варзида иқтиbos шудаанд. Масъалаҳои умумияти ривоятҳо бо усули типологӣ дар рисола таҳқиқ шудаанд.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаҳои асосии диссертатсияро матнҳои ривоятҳои мардумӣ, ки дар Бойгонии дастхатҳои илмии Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандаров маҳфузанд, ташкил медиҳанд. Ҳамчунин чилди дуюми «Фолклори Помир», ки аз матнҳои асотир, ривоят ва нақлҳо иборат аст, ба сифати манбаи асосӣ барои таҳқиқ мавзӯъ истифода гардид.

Навгонии илмии таҳқиқ. Тадқиқоти мо маҷмуи муҳимтарин масоили асарҳои насири халқии Бадаҳшон, маҳсусан жанри ривоятро фаро мегирад, ки ба истиснои баъзе қайду ишораҳои ичмолӣ, онҳо бори аввал дар асоси маводи фаровон ва муътамад таҳқиқ ва баррасӣ мешаванд. Доир ба ашё ва ҳодисаҳои табиат, дар бораи ҳодисаҳои таъриҳӣ байни мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон ривоятҳои зиёде интишор ёфтаанд, ки онҳо, гарчанде ҳамчун мавод, сарчашма ва манбаи боэътиҳод барои таҳлили дақиқ ба шумор раванд ҳам, то ба имрӯз мавриди таҳлили илмӣ қарор дода нашудаанд. Дар рисолаи пешниҳодшуда бори аввал дар илми фолклоршиносӣ таҳқиқи ривоятҳои мардуми Бадаҳшон, бо мақсади муайян намудани хусусиятҳои жанрии он, мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст.

Дар натиҷаи таҳқиқу таҳлили намунаҳои зиёд маълум гардид, ки ривоят, яке аз жанрҳои машҳур ва паҳншудатарини насири халқии тоҷикӣ, дар фолклори сокинони гуногунзабони Бадаҳшон низ мавқеи муҳим дорад. Ва дар байни мардум на факат ривоятҳое, ки дар онҳо таъсири осори ҳаттӣ дида мешавад, интишор гашта, қаринаҳои гуногун пайдо кардаанд, балки ҳуди истеъдодҳои маҳаллии мардумӣ ҳам дар эҷоди намунаҳои зиёди ин жанр саҳмгузоранд. Бунёди таъриҳӣ-этнографӣ доштани сужаҳои алоҳидаи ривоят ошкор ва бо асотир, расму оин ва бовариҳои мардумӣ иртиботи мустаҳкам доштани он муайян гардидаанд. То солҳои охир матнҳои аслии ривоят бо истилоҳи ҳам “ривоят” ва ҳам “нақл” дар омехтагӣ маънидод ва номбар мешуданд. Тавассути ин тадқиқот исбот шуд, ки ривоят аз жанрҳои маҳсуси фолклорӣ буда, он аз дигар намудҳои насири халқӣ бо вижагиҳои жанрии ҳуд тафовут дорад.

Ҳамаи ин масъалаҳо барои аниқ намудани истилоҳи илмии жанри ривоят боис гардида, барои таҳлили тарафҳои дигари ин намуди асари шифоҳӣ замина мегузорад. Бар замми ин, таҳлили матни аслии ривоятҳо, ки бори аввал ба таври васеъ ба миён гузошта шуд, метавонад барои таҳқиқи дигар жанрҳои насири шифоҳӣ истифода шавад.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Раванди таҳқиқоти пайгирана аз ҷониби фолклоршиносони таҷрибаандӯҳтаи тоҷик дар таъйин намудани истилоҳоти нисбатан дақиқу аниқи илмии навъу намудҳои насрӣ мансуб ба эҷодиёти шифоҳӣ ва муайянсозии хусусиятҳои жанрии ривоят мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Аз нимаи асри XX шурӯй гардида то солҳои охир чун дар фолклоршиносии кишварҳои дигар, дар фолклоршиносии тоҷик ҳам вижагиҳои жанрии ривоятҳои мардумӣ ҳанӯз дуруст ва мушахҳас таъйин нашудааст. Сабаби ин ҳолат ба ҳуди соҳту шакл ва мазмуну муҳтавои онҳо ҳамбастагии зич дорад.

2. Ривояти халқӣ, гарчанде бо баъзе хусусияташ ба афсона, устура ва нақл шабоҳат дошта бошад, аз рӯи мазмуну мундариҷа аз онҳо комилан тафовут дорад.

3. Дар фолклоршиносии тоҷик дар партави таҳлилу баррасии жанрҳои насири омиёна ва бевосита доир ба нақл ва ривоят таълифоту гузоришоти муҳаққиқон ба муомилоти илм дохил шуда бошад ҳам, ҳанӯз ихтилоғи назарҳо ва ақидаҳои муҳталиф доир ба ривоят ва дигар жанрҳои насири лафзӣ ба ҷашм мерасанд.

4. Як қисми калони ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон бештар дар асоси шарҳу эзоҳи этиологии калимаҳо ва тавзеху тафсири пиндоштҳо, тасаввурот ва нуктаи назари мардум дар бораи ашёҳои табиат ба монанди ҷашмаву дарахт,

пайдоиши кўлҳо, сангутеппаҳо ва дигар ҳодисаҳои табиат ва ҷамъият ба вуҷуд омадаанд.

5. Баъзан ривоятҳо дар таъйин намудани бисёр ҳодисаҳои таърихӣ ва афкору ақидаҳои гуногуни одамон оид ба ашёву ҳодисаҳои аёну ноаёни табиату ҷамъият маводи пурарзиш ба ҳисоб мераванд ва онҳо доир ба дигар паҳлуҳои ҳаёти моддӣ ва майшии мардум низ маълумоти пурқимат медиҳанд. Ашёҳои табиат ҳамчун рамз дар ривоятҳо мавқеи муҳимро қасб кардаанд. Ба воситай ин образҳо орзухои самимӣ, эътиқоду ихлос, маърифати дарки муҳити зисту зиндагонии одамон дар ривоят инъикос шудааст. Дар қисми зиёди ривоятҳое, ки ба ин гурӯҳ шомиланд, пайвастагии басо диққатангези инсону табиат аён мегардад. Рамзҳо бо табиат ва бо муҳити зиндагии одамон алоқаи узвӣ дошта, дар ин мавридҳо рамз мавқеи аввалиндарча дорад.

6. Гарчанде ривоятҳо хусусияти афсонаҳои сеҳромез ё асотириро низ дошта бошанд ҳам, лекин онҳо аз ҷиҳати мазмуну муҳтавои худ аз бунёди воқеӣ доштанашон дарак медиҳанд. Зоро онҳо дар маҷмӯъ баёнгари воқеии ақидаву ҷаҳонбинӣ, фаҳмишу дониш, муносибатҳои муҳталифи аҳли авомро ба ашёву ҳодисаҳои табиат ва ҷамъият дар давраҳои гуногуни таърихи башарӣ ба таври воқеӣ баён мекунанд.

7. Ривоятҳо дар таъйин намудани, ақидаву ҷаҳонбинӣ, бовариу эътиқод, ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавӣ ва масоили дигари марбут ба таҳайюлоти мардум ҳамчун манбāъ ва маъхази мұytамад баромад мекунанд.

8. Дар солномаҳо ва дигар манбаъҳои хаттӣ ривоятҳо баъзан ба сифати манобеи мұytамади таърихӣ истифода бурда мешаванд. Муаррихон дар бисёр маврид ҳамчун асноди эътимоднок аз гузаштаи ин ё он диёр истинод ба маъхази ривоят мекунанд.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Аҳаммияти назарии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои тадқиқот метавонанд дар омӯзиши масъалаҳои умумии фолклори Бадаҳшон ва фолклоршиносии тоҷик истифода шаванд. Инчунин маводи он барои омӯзиши илмии ривоятҳои мардумии тамоми манотики Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Натиҷаҳои таҳқиқи диссертатсионӣ метавонад барои муҳаққиқони соҳаҳои муҳталифи ҷомеашиносӣ, аз ҷумла фалсафа, антропология, этнология ҳамчун сарчашмаи илмӣ ва оммавӣ хизмат мекунад. Баъзе ишораҳои таҳқиқи мазкур аз аҳаммият ҳолӣ набуда, дар дарсҳои фолклори тоҷик, дар навиштани китобу дастурҳои таҳассусии методӣ-таълимӣ барои омӯзгорону донишҷӯёни мактабҳои олий метавон аз он истифода бурд.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия мутобиқи шиносномаи ихтисосҳои 10.01.09 – Фолклоршиносӣ ва 10.01.00 – Адабиётшиносӣ таҳия шудааст.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Дар фароҳам овардани мавод ва таҳлилу таҳқиқи мавзуи диссертатсионӣ муаллиф дар корҳои майдонӣ бевосита иштирок намуда, аз ноҳияҳои Кӯҳистони Бадаҳшон доир ба мавзӯъ маводҳои зиёди фолклориро сабт намуд. Натиҷаи таҳлил ва хулосаҳои пажуҳиши мавзӯъ дар мақолаҳои илмӣ дарч гардиданд.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳои илмӣ ва андешаҳои таҳлилии диссертатсия дар маърӯзаҳои конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва илмию амалии

«Наврӯз тараннумгари вучуди поки инсонӣ» (Хоруғ, 18.03.2022), «Унсурҳои худогоҳии миллӣ дар осори бозмондаи Рӯдакӣ» (Хоруғ, 21.09.2022), «Наврӯз пайвандгари дирӯз ва имрӯз» (Хоруғ, 20.03.2024) мавриди арзёбӣ қарор гирифтаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ (протоколи № 4 аз 4.09.2024) муҳокима гардида, барои дифоъ пешниҳод шуд.

Нашири таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Маҷмуи хулосаҳои диссертатсия дар 1 брошюра, 1 маҷмуа, 19 мақола аз ҷумла 5-то мақола дар нашрияҳои илмии пешбар, ки ба рӯйхати Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, чоп шудаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии рисола аз 165 саҳифа иборат аст.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар **муқаддимаи** диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи мавзузъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзузъҳои илмӣ, мақсади таҳқиқ, вазифаҳои таҳқиқ, объекти таҳқиқ, предмети таҳқиқ, асосҳои назариявии таҳқиқ, асосҳои методологии таҳқиқ, навғонии илмии таҳқиқ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарии таҳқиқ, аҳаммияти амалии таҳқиқ, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ, тасвиб ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ, нашири таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия шарҳ ёфтааст.

Боби якуми кор, ки унвони «Ривоят ҳамчун жанри фолклорӣ ва тафовути он аз жанрҳои дигари насри шифоҳӣ» дорад, аз се қисм таркиб ёфтааст. Дар қисмати аввал «Вижагиҳои жанри ривоят» ба таври иҷмолӣ оид ба истилоҳи ривоят сухан меравад. Ҳувайдост, ки доираи ба таҳқиқу таҳлил гирифта шудани мавзузъҳои эҷодиёти бадеии даҳанакии мардумӣ тадриҷан вусъат пайдо намуда, ҳаллу фасл ва баррасии онҳо амиқтар мегардад. Бо вучуди ин, қисме аз мавзузъ ва масоили батаҳқиқирифташудаи фолклори тоҷик нафақат ҳанӯз ба омӯзишу таҳлили амиқтару дақиқтари илмӣ ниёз доранд, балки бисёре аз масоили дигари марбути ин сарвати бузурги маънавӣ ва фарҳангии мардумӣ аз доираи тадқиқот берун мондаанд. Алалхусус, чун дар фолклоршиносии кишварҳои дигар, дар фолклоршиносии тоҷик ҳам вижагиҳои жанрии навъу намудҳои ҷудогонаи асарҳои фолклорӣ ҳанӯз дуруст ва мушаҳҳас таъйин нашудааст ва ё истилоҳи аниқи илмии онҳо ба вучуд наомадааст. Сабаби ин ҳолат, ба назар мерасад, ки ба худи соҳту шакл ва мазмуну муҳтавои онҳо ҳамbastagии зич дорад. Душвории таснифу тафсири аниқи хусусиятҳои хоси жанрии навъу намудҳои қисме аз асарҳои фолклорӣ дар он аст, ки онҳо дар заминаи ҳамдигар ба вучуд омада, дар омехтагӣ инкишоф ёфта, аз нигоҳи инъикоси ҳодисаҳои зиндагӣ ба таҳаввулоти шаклӣ низ дучор гаштаанд. Ҳамин ҳодисаи фарҳангӣ аст, ки дар фарҳангҳои ҳам барои омма пешбинишуда ва ҳам илмӣ-адабӣ устураву ривояту афсонаҳо ва дигар жанрҳои насри шифоҳӣ дар омехтагӣ шарҳу тавзех дода шудаанд. Чунончи, муаллифони «Фарҳангги истилоҳоти адабиётшиносӣ» мағҳуми ривоятро ба тарзи зайл маънидод кардаанд: «Дар фолклоршиносӣ ҳикояҳое, ки мардум дар хусуси баъзе шахс, воқеа ва маҳалҳои муайян нақл мекунанд, ривоят ном доранд. Ин ҳикояҳо баъзан афсонавӣ ва аз

ҳақиқат дур бошанд ҳам, аксаран барои фаҳмидани фикри ҳалқ дар бораи фаъолияти шахсҳои таърихӣ ва ҳодисаҳои воқеӣ аҳаммияти калон доранд»¹. Дар «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» вожайи **ривоят** ба ин тарз шарҳ ёфтааст: «нақл кардани сухан ё хабар аз қавли касе; **достон, қисса, нақл**»².

Пайдост, ки ба истиснои тавзехи истилоҳи **ривоят** аз ҷониби муаллифони «Фарҳангӣ истилоҳоти адабиётшиносӣ», мураттибону муаллифони ҳар ду фарҳанг ҳам дар тафсиру ташреҳи навъу намудҳои ёдшуда ҳамон ягонагии бунёд ва омехтагии унсуру моҳияти аслии онҳоро зери назар гирифтаанд. Ба ин ҳанӯз дар сатҳи паст қарор доштан ва ба таври ҷиддӣ мавриди таҳқиқ қарор нагирифтани жанрҳои алоҳидаи фолклорӣ, бавиҷа, асарҳои насири шифоҳӣ, ё худ омиёна боис гаштааст. Тавзехи истилоҳи ривоят ба он маънӣ истисно шуд, ки агар он комил набошад ҳам, дар қисми дуйум ба вижагии муҳтавои он ишорае муҳим рафтааст.

Имрӯз ҳам истилоҳоти **нақл** ва **ривоят** дар пайвастагии ҳамдигар дар истеъмол ва истифодаи фолклоршиносон мебошанд. Дар фолклоршиносии тоҷик аз ин бора Ҳ. Раҳматов бори аввал ибрози назар карда, нигоштааст: «Дар ривоятҳо ақидаи мардум дар бораи зиёратгоҳҳо, ёдгориҳои қадими таърихӣ, шахсҳои машҳури таърихӣ, сардорон ва ҳодимони намоёни давлатӣ, пешвоёни барҷастаи илму адабиёт, паҳлавонон ва ғайра нақл карда мешавад. Аз ин рӯ, дар гуфтугӯи одамон гоҳо ба ҷои қалимаи **ривоят** қалимаи **нақл** омада ва гоҳо ҳар дуи ин қалима якҷоя барои ифодаи як фикр хизмат мекунанд»³.

Баъдҳо фолклоршинос Д. Обидов доир ба **нақл** мақолаи алоҳида таълиф намуда, дар он чунин андешаро баён менамояд: «Як ҳусусияти нақли ҳалқӣ он аст, ки асоси сюжети вай аз воқеаҳои аниқи ҳаётӣ фароҳам меояд. Дар нақл тасвирҳои муболиғадор ва ҳодисаҳои ҳаёлии аз ақл берун мавқеъ надоранд. Образ ва предметҳои тасвир ҳам дар нақл конкрет ва реали мебошанд». Дар баробари ин, Д. Обидов низ «**Нақл** бо ҳусусиятҳои жанрии худ ба **ривоят** хеле наздик аст... Баъзан ҳам **нақл** ва ҳам **ривоят** барои ифодаи як мақсад истифода мешавад»⁴ - гуфта, мавзузъоеро ёдовар мешавад, ки ҳам заминаи ҳаётӣ-воқеӣ доранд ва ҳам вижагию тобишҳои тасаввуроти қадими одамонро дар бораи ашё ва ҳодисаҳои табиӣ ва фавқултабиӣ фаро мегиранд.

Д. Обидов доир ба **ривоят** низ мақолаи маҳсус таълиф намуда, онро дар ҷумлаи «ҳикояти даҳанакии ҳалқӣ» маҳсуб донистааст, ки «дар асоси он образи ҳаёлӣ (фантастикӣ) ва тасаввурот қарор дорад». Ҳамчунин, «дар ривоятҳо аз рӯйдодҳову воқеоти гузашта, имрӯза ва оянда сухан меравад» ва ў ривоятҳоро тибқи мавзузъ ва муҳтавои онҳо ба шаш гурӯҳ: ривоятҳои топонимӣ – оид ба бунёди шаҳрҳо, номи мавзузъҳо, дарёҳо, кӯлҳо, ҷашмаҳо; ривоятҳои динӣ – оид ба пайдоиши мазорҳо, горҳо, пайғамбарон, ҷину ацина, деву парӣ; ривоятҳои таърихӣ ва қаҳрамонӣ – оид ба шахсони бузурги таърихӣ ва қаҳрамонони асотирӣ; ривоятҳои иҷтимоӣ-ҳаёлӣ дар бораи «асри тиллой»; ривоятҳо дар бораи ҳайвонот, паранда ва ҳазандагон ва

¹ Ҳодизода, Р., Шукуров, М., Абдуҷабборов, Т. Фарҳангӣ истилоҳоти адабиётшиносӣ [Матн] / Р. Ҳодизода, М. Шукуров, Т. Абдуҷабборов. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 188 с.

² Фарҳангӣ забони тоҷикӣ. Ҷ. II [Матн] / Тартибидҳондагон: Т. Н. Зехнӣ, В. А. Капранов, И. А. Ализода ва диг. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 950 с.

³ Раҳматов, Ҳ. Нақлу ривоятҳо [Матн] / Ҳ. Раҳматов // Дастурамал оид ба ҷамъ кардани эҷодиёти даҳанакии ҳалқ. – Столинобод, 1960. – 158 с.

⁴ Обидов, Д. Накл [Матн] / Д. Обидов // Энциклопедияи Советии тоҷик. Ҷ. 5. – Душанбе, 1984. – 640 с.

ривоятҳои космогонӣ – дар бораи пайдоиши замину осмон, ситорагон чудо намудааст¹.

Солҳои охир дар таъйин намудани истилоҳоти нисбатан дақиқу аниқи илмии навъу намудҳои насри омиёна, ё худ мансуб ба эҷодиёти бадеии шифоҳӣ аз ҷониби фолклоршиноси таҷрибаандӯҳтаи тоҷик Раҳмонӣ кӯшиши пайгирана дарк мешавад. Ба ин гуфта таълифоти ӯ бо унвони «Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳӣ» далолат мекунад. Муаллиф ба ҳаллу фасли мавзӯъ бо нияте даст задааст, ки «илми фолклоршиносӣ (адабиёти омиёна), ки ҳанӯз барои мардумони форсизабон ҷавон аст, аз ҷиҳати назарӣ ҳамаҷониба омӯхта нашудааст ва ҳудуди жанрҳои он дақиқ нагаштааст»².

Равшан Раҳмонӣ тибқи таҷриба ва мушоҳидаҳое, ки дар тӯли солҳои зиёд дар ҷамъоварӣ, нашру табъ ва тадқики осори бадеии насри шифоҳӣ ҳосил намудааст ва ҳамчунин, маъҳазу адабиёти зиёди илмӣ, ки роҷеъ ба адабиёти омиёна зери назар доштааст, аз ҳусуси вижагиҳо ва ҳудуди жанрҳои насри фолклорӣ ба таври муфассал ибрози назар кардааст. Дар бисёр маврид натиҷагириҳои олим аз баҳсу мулоҳизаҳои илмии хеш ҷолиби таваҷҷӯҳ ва қобили қабули мутахассисон бояд бошанд.

Пайдост, ки дар байнин нақл ва ривоят ҳамчун жанрҳои алоҳидаи фолклорӣ ҳудуди аниқ гузоштан мушкил бошад ҳам, ҳар яки онҳо вижагиҳо ва тобишҳои хоси жанрӣ доранд, ки агар ин вижагиҳо ва тобишҳо бо камоли ҷиддӣ зимни маҷмуу маводҳои аниқи дақиқ мавриди омӯзиш қарор гиранд, истилоҳи аниқу мушаҳхаси онҳоро ба вучуд овардан мумкин мегардад.

Албатта, ба вучуд овардан ва ба аҳли илм пешниҳод намудани истилоҳи дақиқу аниқи илмии навъу намудҳои фолклорӣ ҳамон вақт муюссар мегардад, ки агар аз маҳалҳои гуногуни тоҷикнишин ё худ мардуми форсизабони навоҳӣ ва вилоятҳои муҳталиф шаклҳои гуногуни ифода ва ибораҳои ин истилоҳот дастрас шаванд. Ба ҳаллу фасли ин масъала фикру мулоҳизаҳои саҳех ва боэътиими фолклоршиносон ҳам мусоидат мекунанд.

Қисми дуюми боби аввали кор «Тафовути ривоят аз жанрҳои дигари насри шифоҳӣ» ном дошта, дар ин ҷо дар асоси ишораву мулоҳизаҳои адабиётшиносону фолклоршиносон, ки истилоҳоти жанрҳои насрии шифоҳиро шарҳу тафсир додаанд, фикру мулоҳизаҳо баён ёфтаанд. Пеш аз ҳама тафовути ривоятҳо аз дигар намуди жанрҳои насрии ҳалқӣ дар он аст, ки дар ривоят этимологияи мардумӣ ҷой дорад. Сабаби пайдо шудани ҳар гуна ҳодисаҳои табиат ва номи мавзеъҳо аз тарафи мардум вобаста ба донишу салиқаи онҳо шарҳу маънидод мегардад. Ҳамчунин, ривоят соҳт ва шакли озод дошта, оғоз ва анҷоми устувору муайян, ки ба афсона хос аст, надорад. Дар ривоят назар ба дигар асарҳои насри таърихии шифоҳӣ, ки аз гузаштаи дур иттилоот медиҳанд, гӯянда ҳеч гоҳ чун шоҳид ё иштирокчии ҳуди ҳодисаву воқеа баромад намекунад.

Ривоятҳои мардумӣ гунаогунтаркиб мебошанд. Кӯшиши асоснок ва мунтазам тасниф намудани ривоятҳо на ҳама вақт муюссар мегардад. Баъзе аз муҳаққиқон ривоятҳоро ба ду навъ ҷудо кардаанд: ривоятҳои таърихӣ ва ривоятҳои топонимӣ. Ба ғурӯҳи аввал ривоятҳое шомиланд, ки доир ба ҳодиса ва шахсони таърихӣ, воқеаҳое, ки бо онҳо алоқаманд ҳастанд, ҳамчунин доир ба шахсоне, ки ё бевосита

¹ Обидов, Д. Ривоят [Матн] / Д. Обидов // Энциклопедия Советии тоҷик. Ҷ. 6. – Душанбе, 1986. – 640 с.

² Раҳмонӣ, Р. Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳӣ [Матн] / Р. Раҳмонӣ. – Душанбе, 1999. – 104 с.

дир ин ҳодисаҳо иштирок намудаанд, ё аз ягон ҷиҳат ба ин санади таърихӣ муносибат доштани онҳо ёдрас мешавад. Ба гурӯҳи дуйум ривоятҳое, ки доир ба пайдошавӣ ва маскуншавии ягон маҳал ё мавзеъ ва номгузории онҳо, доир ба ҷойҳое, ки бо ҳодисаҳои муҳимму бузург робита доранд, дохил мешаванд. Ривоятҳои топонимӣ яке аз намудҳои қадими жанри насрии шифоҳӣ ва байни мардум маъмул маҳсуб меёбанд. Онҳо асосан доир ба объектҳои ҷуғрофӣ (мавзеъҳо, дарёҳо, кӯлҳо ва ф.) ва мавзеъҳои аҳолинишинаш нақл мекунанд. Ҳусусияти асосии ривоятҳои топонимӣ дар он аст, ки онҳо пайдоиши ном ё бавучудоии объектҳои ҷуғрофӣ ва мавзеъҳои аҳолинишинаро маънидод мекунанд. Дар чунин гурӯҳи ривоятҳо баъзан ҳодисаву шахсони алоҳидай таърихӣ инъикос гардидаанд, ки масъалаи аз таърихӣ будани ин намуди ривоятҳо бори дигар собит месозад. Ҳанӯз дар байни мардуми Бадаҳшон ривоятҳо доир ба маскуншавӣ ва ном гузоштан ба мавзеъҳо дар интишор ҳастанд.

Қисми сеюми боб «Соҳтор ва мавзуи жанри ривоят» унвон дошта, дар он аз ҳусуси банду баст ва мазмуну мундариҷаи ривоятҳо сухан меравад.

Ривоят ҳамчун жанри маҳсуси эҷодиёти шифоҳӣ аз ҷиҳати соҳту банду баст, услугу сабки баён, дар бар гирифтани унсур ва воситаҳои тасвири бадеӣ дорои ҳусусияти хос буда, ба таҳқиқ ва омӯзиши ҳамаҷониба ниёз дорад. Ривоятҳо аз ҷиҳати шаклу ҳаҷм ва тарзи баён, сабку услуг ва бадеият гуногун ҳастанд. Ин аз шахсони гӯянда, аз синну сол, маълумоту қасбу кори онҳо, аз қобилияту салиқаи онҳо вобаста аст. Бархе аз ривоятҳо, агар батафсил бо санаду далелҳои қотеъ нақл шуда бошанд, қисми дигарашон дар шакли қӯтоҳ бо ишораи мӯъкази воқеаву ҳодисаҳо баён ёфтаанд.

Мусаллам аст, ки таъйин намудани ҳусусияти жанрии асарҳои фолклорӣ, аз муайян намудани тарзу услуги баён, ҳаҷму шакл ва дигар маҳсусияти онҳо вобастагии зич дорад. Жанри ривоят ҳам аз ин бора истисно нест. Дар баъзе ривоятҳо агар унсурҳои афсона дида шавад, дар қисми дигаре ҳусусиятҳои нақлӣ-воқеӣ ҷой доранд. Баъзан дар ривоят дар маҷмӯъ ҳам ҳусусияти нақлӣ-воқеӣ ҷой дошта ва ҳам ҳаёлҳои бофтаву муболигаомези гӯяндаҳо акс ёфтаанд. Дар ин ҳолат ривоят дар байни афсонаҳо ва ҳикояҳои таърихӣ ё воқеӣ қарор мегирад, ки чунин ҳолат барои муайян соҳтани вижагии жанрии ривоят мушкилиро ба миён меорад.

Дар баъзе ривоятҳо барои шарҳу тафсири ҳодисаҳо ва симоҳои тасвиришаванда аз ҷузву лавҳаҳои маъмули афсонаҳо истифода шуда, байни ин жанрҳо ҳудуди муайян гузоштан душвор мегардад. Ин ишора ба ривоятҳое даҳл доранд, ки дар онҳо тасвири ҳодиса ва шахсияти одамон ҳусусияти сехру ҷоду қасб мекунанд ва тавсифу қудрати инсон дар назди маҳлӯқҳои ғайритабӣ тасвир ёфтаанд. Дар натиҷаи чунин ҳодиса баъзе ривоятҳо ҳусусиятҳои жанрии афсонаро гирифтаанд.

Такрори ибораву ифода ва ҷумлаҳои пурра аз ҳусусиятҳои соҳт ва банду бости асарҳои насрии эҷодиёти лафзӣ буда, ҳангоми нақл кардани ривоятҳо аз ҷиҳати мавзӯъ ва мундариҷа ба ҳамдигар наздик мавриди истифода қарор мегиранд. Аз матнҳои ривоят ҳамчунин бармеояд, ки ба ин ҳолат ҳодисаву ашёҳои тасвиришаванда низ мусоидат мекунанд ва боиси умумӣ шудани тасаввуроту Ҷътиқодот нисбати ин ашёҳо гардидаанд. Дар ривоятҳо ҳам, чун дигар асарҳои насри бадеӣ, барои таъкиду тақвияти баёни ақида, андеша ва хуносай фикр истифодаи намунаҳои назмӣ чун рубоиву дубайтӣ ва мақолу зарбулмасал ва ибораҳои ҳикматомези ҳалқ ба назар

мерасад. Бештари ривоятҳои мардумӣ мазмуни ба худ хос доранд, таъсири хос ва такрорнашавандаи ин ва ё он ҳодисаву воқеаҳои зиндагиро бо забони мучазу фишурда инъикос менамоянд, муносибатҳои гуногуни одамро нисбати муҳит ва ашёву ҳодисаҳои табиат ҷилвагар месозанд.

Ривоят ба он намудҳои асарҳои насли ҳалқӣ мансуб аст, ки бо вучуди ҳаҷман хурд будани худ, дори мазмуни амиқ буда, баъзан чанд ҳодиса ва санади таърихири нишон медиҳад.

Ривоятҳо ба монанди дигар жанрҳои насли ҳалқӣ гуногунмавзӯ буда, дар онҳо ҷанбаҳои муҳталифи ҳаёту рӯзгори инсон ниҳон гардида, муносибату фаҳмиши онҳо нисбати муҳиту ашё ва ҳодисаҳои воқеию нимвоқей баръало тасвир меёбад. Ҳар як ривоят дар қадом мавзуе, ки гуфта шудааст, мақсади асосии он аз тарғиби рафтори неку писандиди инсонӣ мебошад.

Дар гурӯҳи ривоятҳои доир ба ашёву ҳодисаҳои табиат асосан паҳлухои гуногуни муносибати одамон нисбати ҳамдигар ба назар мерасад, ки муҳтавои асосии онҳо аз панду ҳикмат иборат буда, дастгирӣ намудани ниёзмандону дармондагон, мағрур нашудан ба сарвату моли худ барин хислатҳои инсонӣ ташвиқ мешаванд. Махсусан, ривоятҳое, ки дар бораи ҳодисаҳои фалокатбори табиат ё дар ривоятҳои доир ба шахсҳо ва ҳодисаҳои таърихӣ гуфта мешаванд, зулму бедодгарӣ, доронду худписандӣ ва ноадолатии баъзе шахсон маҳкум гардида, меҳру шафқат нисбати шахсони нодор ва дастгiri дармондагон тарғиб мешаванд.

Дар кори диссертационӣ ҳамаи масъалаҳои мансуб ба сохтор ва мавзӯҳои ривоятҳо бо мисолҳо ва таҳлилҳои мушаҳҳас анҷом шудаанд.

Боби дуюм ба «Баррасии ривоятҳои мардуми Бадаҳшон» ихтинос дода шуда, он аз ҷор қисм иборат аст. Қисми аввал **«Таҳқиқи ривоятҳо оид ба ашё ва ҳодисаҳои табиат»** ном дорад. Ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон аз лиҳози мазмуну мундариҷа бо ривоятҳои манотики дигари Тоҷикистон ва инчунин бо ривоятҳои ҳалқиятҳо, махсусан, мардумони кишварҳои ҳамҷавор, ки сокинони ин сарзамин бо онҳо аз давраҳои қадим иртиботи маданиву фарҳангӣ доштанд, ҳамранг ҳастанд.

Бақои умр ва пойдориву устувории зиндагии худро одамон ба ашёҳои гуногуни табиат ва ҳодисаҳои он вобаста мепиндоштанд. Яке аз ҷунун ихлосу эътиқоди зиёд, ки дар ҳаёти маънавии мардум то ба имрӯз ҳам ҷой дорад, нисбати оби ҷашмаву рӯдҳонаҳо мебошад. Об ҷун үнсuri муҳимми табиат ба рӯзгори инсонҳо аз рӯзи азal ҳамbastagii ногусастани дошта, дар ҳаёти ҳамарӯзаашон аҳаммияти фавқулода бузургро касб кардааст ва мардум нисбаташ ихлосу эътиқоди қавӣ зоҳир намуда, онро аз муқаддасоти олами ҳастӣ маҳсуб донистаанд.

Мағҳуми об бо таркибу ифода ва муродифҳояш дар эҷодиёти бадеии лафзӣ, хоса дар лирикаи мардумӣ ба образи бадеӣ табдил ёфта, дар баробари покӣ ва равшанӣ, зебоӣ ва дилкашӣ ба маънави ҳаётбахшӣ ва манбаи зиндагӣ низ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар ин бора силсилаи ривоятҳое мавҷуданд, ки сокинони маҳалҳои баландкӯҳ то ба ҳол онҳоро ба ҳамдигар нақл мекунанд.

Ҷун аксари кулли қитъаҳои замини барои киши зироату боғдорӣ ва сабзавот нисбатан мусоиди мавзеъҳои Кӯҳистони Бадаҳшон ва навохии дигари Осиёи Марказӣ аз сатҳи баҳр дар баландии аз андоза беш воқеъ буда, иқлими хушӯк доранд, эҳтиёчи онҳо нисбати борон, ба оби нахру рӯдҳона ва ҷашмаҳо бештар мебошад.

Чунин ниёзмандӣ ва эҳтиёҷ боиси ба вучуд омадани ривоёти зиёд оид ба пайдоиши чашмаҳои ҷудогона низ гардидаанд, ки қисми онҳо тобишҳои маънӣ ва моҳияти оину маросимҳои мардумро, ки ба ашёву ҳодисаҳои табиат алоқаманд буда, онҳо осори тасаввуроти қадими мардум асотирро акс кардаанд, тақвият бахшида, ақидаву фаҳмиши одамон, дарку маърифати ҳодисаҳои табиатро аз ҷониби онҳо дар зинаҳои муҳталифи инкишофи шуури чомеа бозгӯй мекунанд. Аз ин ҳусус дар байнӣ сокинони манотики Кӯҳистони Бадаҳшон ривоятҳое паҳн гаштаанд, ки дар онҳо доир ба пайдоиши чашмаҳо нақл меравад. Иддае аз ин чашмаҳоро ба Ҳуҷай Ҳизр, Ҳазрати Алӣ, Шоҳносири Ҳусрав, Шоҳраҳматуллои Валӣ, Шоҳбурҳониддин ё умуман, ба бузурге, мӯйсафеде нисбат медиҳанд.

Қисми дуюми боби дуюми диссертатсия «Таҳқиқи ривоятҳо дар бораи дараҳти арча ва ҷанор»-ро дар бар гирифтааст. Инсонҳо, ки як ҷузви ногусастани табиат ҳастанд ва рӯзгорашон аз ашёву ҳодисаҳои он саҳт вобаста аст, дар давоми таърихи мавҷудияти худ барои маҳфуз доштани бисёрии ашёҳои он, баҳусус, ашёҳое, ки дар назараҳон ҳосияти сехромезӣ ва муъчизаофарӣ доштаанд, роҳу воситаҳои гуногуно ҷустуҷӯй мекунанд. Яке аз ин воситаҳо дар бораи онҳо оғаридани ривоятҳои таъриҳӣ ва ба шаҳсиятҳои таъриҳӣ ё асотирӣ нисбат додани онҳо мебошад. Дараҳту рустаний аз зумраи ин ашёҳо ҳастанд, ки аз давраҳои қадим мавриди парастиши ҳалқиятҳои гуногун қарор доштаанд.

Ихлосу эътиқоди зиёд нисбати рустаниҳо ва дараҳтон ҳанӯз пеш аз густариш ёфтани дини ислом дар ҳаёти маънавии мардум ҷой доштааст.

Мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон низ чун дигар ҳалқҳо ба дараҳт, маҳсусан арҷаву ҷанор, ихлоси калон ва муҳаббати беандоза дошта, онро аз ҷумлаи ашёҳои муқаддаси табиат маҳсуб медонанд.

Ҷанор шоҳҳои парешону сояфкан дошта, барои дар таги он бофароғат дам гирифтани ҷои муносибе аст. Умуман ҷанор дар Кӯҳистони Бадаҳшон нисбати дигар намуди дараҳт хеле кам ба назар мерасад. Он ҷанорҳое, ки дар баъзе манотики Бадаҳшон вучуд доранд, умри дароз дошта, ҳатто одамони солҳӯрда ҳам пайдоиши ин намуди дараҳтро дар ёд надоранд. Одамон мегӯянд, ки ҷанор мисли дигар дараҳтҳои бемева, ба мисли бед, арча ва сафедор, ҳоси Кӯҳистони Бадаҳшон набуда, онро аз ҷои дигар овардаанд. Дар ноҳияи Рӯшон дар мавзеи Лангар ду ҷанори азиме паҳлуи ҳамдигар қад афрохтаанд. Ҳар ду ҷанор аз ҷиҳати қаду ҳаҷм якранг мебошанд. Ачибаш ин аст, ки ба монанди ин ҷанорҳо дар ягон навоҳии Кӯҳистони Бадаҳшон вучуд надорад. Аз рӯи ривояти мардум онҳо гӯё аз асои Носири Ҳусрав ва Шоҳтолиби Сармасӣ, ҳангоми сафараҳон ба Бадаҳшон, сабзида қад афрохтаанд. Дар зери он ҷанорҳо оромгоҳи Шоҳтолиби Сармасӣ мебошад ва он солиёни дароз чун ҷои зиёратгоҳи мардум қарор гирифтааст. Ба ҳамин монанд дар дехаи Поршиневи ноҳияи Шугнон дар назди ҷашмаи «Шоҳносири» бехи калони ҷанори кӯҳансол қад афрохтааст, ки дар бораи он бо мазмуни фавқ байни мардум ривоят паҳн гардидааст.

Дараҳти дигаре, ки ба он мардум боварҳои худро пайванд медонад, арча мебошад. Замонҳои пеш мардум буриданӣ арҷаро гуноҳи азим ҳисоб мекарданд. Ба гуфти сокинони кӯҳансол онҳое, ки ба мақсади аз байн бардоштани зиёратгоҳҳо арҷаҳоро нест кардаанд, ба фалокат дучор гаштаанд. Дар чунин ҷоиҳои муқаддас арҷаҳо ё ҷанорҳои кӯҳан қад афрохта, касе аз таърихи онҳо ҳабар надорад, ҳатто

пиронсолон низ аз онҳо воқиф нестанд. Ба назар чунин мерасад, ки барои қавӣ гаштани эътибору нуфузи ҷойҳои муқаддас дар байни одамон ин аломуни нишонаҳои дараҳтон сабаб мешуданд. Аз мазмuni ин қабил ривоятҳо, аввалан ягонагии тасаввуроту ақидаҳои гӯяндаҳои гуногун оиди муродбахшии ин мавзеъҳо бозтоб шавад, баъдан дар бархе аз онҳо ба таври муҳталиф баён ёфтани эътиқодот дар нисбати баъзе аз ашёҳои табиат, ба мисоли арҷаву ҷанорҳо мебошад. Ҳар яке аз ин ашёҳои табиат дар тасаввuri инсон рамзери ифода мекарданд, ки он дар осори бадеии мардумӣ маҳфуз дошта мешавад. Маҳз ҳусусиятҳои хоси табиӣ доштани ҷизе ё ҳодисае ба рамзи бадеӣ табдил шудани онҳо боис мегардад. Арҷа худ як дараҳти муқаддас ҳисоб ёфта, гӯё рамзи сарсабзии ҳамешагии рӯзгор ва бақои умри одамиздро ифода кунад агар, сояи ғафси ҷанори азим, бинобар салқину сабуку форам будани худ, чун рамзи роҳату фароғат дар тасаввuri одамон буда, гӯё ҳамчун аз пойдориву устувории зиндагӣ ва рӯзгорашон нишона аст. Маҳз, бо ҳамин ҳосияту аломуни ҷамъии таҳсилатӣ муродбахшии ин дараҳтон дар ривоятҳои мардумӣ ба номи шаҳсони бузург нисбат дода мешаванд.

Қисми сеюми боби дуюми кор «Таҳқиқи ривоятҳо роҷеъ ба қӯлҳои Бадаҳшон» ном дорад. Мардум аксари фалокатҳои табиат, ки сабаби ҳаробӣ ва ҳатто аз байн рафтани деҳаҳои обод гардидаанд, аз зулму золимӣ, бедодгариҳои беҳади ҳокимону шаҳсони фитнагару фитнаҷӯй, ба сарвату зиндагии бофароғати худ мағрур ва аз ҳоли дигар атрофиён тамоман бепарво мебинанд. Ин маънӣ аз ривоятҳое, ки оид ба пайдоиши қӯли Сарез, Дурум, Ёрӯз ва Шева гуфта шудаанд, ба осонӣ дарк карда мешавад. Тибқи ақидаи мардум ҳар як ҳодисаи ноҳуш ва фалокате, ки бар сари одамизд меояд, қаблан, ба рафттору кирдор ва кору амали худи онҳо саҳт вобаста аст. Гӯё онҳо, агар аз пешомади ҳодисае огоҳӣ ёбанду ба ҳатоии ҷиддии содиркардаашон иқор шаванд, онро метавонанд бо назру ниёз, худоӣ ва садақа пешгирий кунанд. Чунин аст мазмuni бисёрии ривоятҳое, ки дар бораи бавучудоии қӯлҳо дар натиҷаи ҳодисаҳои фалокатбори табиӣ нақл карда мешаванд. Дар ҳар чор нусҳаи ривоятҳои дар бораи қӯлҳои Сарез, Шева, Ёрӯз ва Дурум гуфташуда мӯйсафед, кампир ва ашёҳои рӯзгор ба мисли ҳурӯс, ғалбел ва ҷарҳи ремонрес, ки дар бисоти кампир буданд, ёдовар шудаанд.

Табиист, ки дар ин гурӯҳи ривоятҳо мазмун ва маънни маҷозӣ низ ниҳон аст. Аммо онҳо барои ифода намудани боварӣ ва эътиқоди мардум оид ба омилу сабабҳои ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои табиат ва ҷомеа, ҳамчунин, одамонро ба корҳои ҳайру нек ҳидоят мекунанд. Аз онҳо чунин маънӣ низ бармеояд, ки ҳар кас бояд ба молу давлати ҳеш мағрур набошад, зоро он дар нисбати ақлу хирад бақое надорад. Ва ё агар дили бечорагон дар муқобили ин боигарӣ озурдаву ҳор гардад, он бегумон завол ҳоҳад ёфт.

Қисми ҷоруми боб ба «Таҳқиқи ривоятҳо доир ба сангҳо» баҳшида шудааст. Санг ҳамчун ашёи табиат низ дар рӯзгору ҳаёти маскунони сарзамини қӯҳистони нақши ҳудро дошта, роҷеъ ба он аз даврони қадим ба таври шифоҳӣ ва ҳаттӣ ривоятҳои зиёде то замони мо омада расидаанд. Дар Қӯҳистони Бадаҳшон ривоятҳое интишор ёфтаанд, ки доир ба нақш ва сурат дар рӯи сангҳо, мубаддал гаштани одамону ҷонварон ба санг ва пайдоиши сангҳое, ки имрӯз онҳо ба зиёратгоҳҳо табдил ёфтаанд, маълумот медиҳанд.

Парастиши санг аз чониби маскунони сарзамини кўҳистон ба мисли ихлос ба хоки диёру зодгоҳ ба умқи давраҳои хеле қадим рафта мерасад. Давраҳои қадим одамон ҳангоми сокини ягон мавзеъ шуданашон, қаблан, барои ба ҷо овардани расму оин ва маросими суннатӣ ҷоеро интихоб мекарданд, ки дар он ҷо ягон ашё ё ҷизе барояшон муқаддас вучуд дошта бошад. Маҳз ҳамин ашёҳо ба мисли дарахт, ҷашма ва санг, ки бо намуди зоҳириашон дар назари аввал хеле ачиб менамуд, дар нисбати онҳо ихлосу эътиқод пайдо намуда, бо гузашти солҳо доир ба онҳо ривоятҳо низ пайдо шуданд.

Табиист, ки парастиши санг дар муҳиту шароити манотики кўҳистон бояд омилҳои дигареро низ қасб карда бошад. Мушоҳида ва таҳлили ин қабил ривоятҳо нишон дод, ки яке аз омилҳои хеле муҳим дар пайдо гардидани онҳо, аз водиҳо ба маҳалҳои кўҳистон дар давраҳои гуногун (аз замонҳои хеле қадим шурӯъ шуда) иҷборан фирорӣ шудани одамон аст. Санг чун болину сарпаноҳи нахустини онҳо буд.

Аз баъзе ривоятҳо пайдост, ки барои оston санге таъйин шуда буд, ки он санги муқаррарӣ набуда, ё ба назар ачиб расидааст ва ё ягон аломати ҷолибе доштааст. Дар ин сангҳо панҷаи даст, изи сумби асп нақш бастаанд ва ё онҳо аз рӯи шаклашон ба ҷизе монанд ҳастанд. Дар он сангу камари кўҳҳое, ки изи пои аспу панҷаи дasti одамӣ, сурати морону аҷдаҳор ва дигар инсу ҷинс акс ёфта, онҳо имрӯз бо номи ашҳоси бузург, намояндаҳои дину мазҳаб иртибот пайдо кардаанд, ба замонҳое тааллук доранд, ки инсонҳо нисбати онҳо таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда, онҳоро мавриди парастiш қарор додаанд. Мундариҷаи ғоявии баъзе ривоятҳо ақидаҳои муҳталифи мардумро оид ба ҳодисаҳои табиат ва ҷамъият ба вучуд овардааст. Ба ақидаи мардум иддае аз ҷонварони олами табиат аз носипосӣ ва мунофиқӣ нисбати соҳибонаш бо ҳукми Худованд ба санг табдил ёфтаанд, ки осор аз онҳо имрӯз ҳам дар бисёр ҷойҳо вучуд доранд. Ба ҳамин маънӣ байни сокинони Кӯҳистони Бадаҳшон нусхаҳои ривоятҳое, ки дар бораи «Аҷдаҳорсанг» тафсир медиҳанд, интишори васеъ доранд. Ривоятҳо доир ба сангҳо на фақат ҳусусияти иттилоотӣ доранд, онҳо аз ҳар ҷиҳат баёнгари бисёр расму оин ва маросимҳои суннатии мардуми кўҳистон низ мебошанд, ки бо баъзе вижагиҳо бо расму оини дигар ҳалқият шабоҳат доранд.

Ривоятҳое, ки доир ба ашёҳои табиат, аз қабили ҷашмаву дарахтҳо ва сангҳо гуфта мешаванд бо расму оинҳо ва маросими суннатии сокинони манотики кўҳистон дар ҳамбастагии зич қарор ёфта, баёнгари афкори фарҳангӣ ва фалсафии мардум мебошад.

Боби сеюми рисола «Инъикоси воқеаҳои таъриҳӣ дар ривоятҳои мардуми Бадаҳшон» буда, қисми аввали он ба таҳлили масъалаи «Заминаи ривоят - воқеяят» ихтисос дода шудааст. Дар ин боб доир ба ҳусусияти таъриҳӣ доштан ривоятҳо ва аз тарафи муаррихону муҳаққиқон истифода шудани ривоятҳо ҳамчун санаду манбаъҳои таъриҳӣ маълумот дода мешавад. Ривоятҳо дар таъйин кардани ҳусусиятҳои бисёри таъриҳӣ, ҳаётӣ иҷтимоӣ ва маънавӣ, ақидаву ҷаҳонбинӣ, боварию эътиқод, майлу ҳоҳиш, нияту матлаб ва масъалаҳои дигари марбут ба таҳайюлоти мардум ҳамчун манбаъ ва маъхази мұттамад баромад мекунанд.

Дар асл заминаи ривоят воқеяят аст. Ҳамин маънӣ ба таъриҳӣ будани онҳо далолат мекунад. Дар солномаҳо ва эҷодиёти даҳонӣ ривоятҳо баъзан ба сифати

манобеи мътамади таърихӣ истифода бурда мешаванд. Муаррихон дар бисёр маврид ҳамчун асноди эътиимоднок аз гузаштаи ин ё он диёр истинод ба маъхази ривоят мекунанд.

Миқдори зиёди ривоятҳое, ки байни сокинони манотиқи Кӯҳистони Бадаҳшон интишор ёфтаанд, вижагии таърихӣ доранд. Дар онҳо ҳодисаву воқеаҳо, санаду бурҳонҳои таърихӣ бевосита акс ёфта, ҷанбаи таърихии онҳо дар ниҳоят назаррас ва қаввӣ аст. Аз мазмуни баъзе ривоятҳо бармеояд, ки маҳалҳои дурдаст ва ҳатто душворгузари Помир ҳам аз пои номуборак ва истилои муғулҳо ва ҳукмронии хитоихо дар канор намондааст. Дар ибтидои худи ҳамин рисола омадааст, ки дар замони қадим сарзамини Шуғнон, ки дар болооби ҳавзаи Ому воқеъ аст, дар тасарруфи хоқони Чин будааст. Аз он давра баъзе нишонаҳо низ боқӣ мондаанд. Бархе аз санадҳое, ки онро муаррихон ба мисли Қурбонмуҳаммадзода ва Муҳаббатшоҳзода, Саидҷалоли Бадаҳшӣ, Саид Ҳайдаршоҳ Муборакшоҳзода ва дигарон дар осори худ ҳамчун манбаъ доир ба таърихи гузаштаи ҳалқи Бадаҳшон истифода бурдаанд, аз нақлу ривоятҳои мардум иборатанд.

Дар ривояте, ки доир ба ҳонҳои Помир гуфта мешавад, дар бораи силсилаи шоҳону ҳокимони маҳаллӣ, тарзу усули ҳукуматдории онҳо, ҳукмронии афғону манғитҳо дар Бадаҳшон ва аз вазъу авзои сиёсиву иҷтимоии ин сарзамин дар нимаи дуйуми аспи XIX ва даҳсолаҳои аввали аспи XX маълумоти мушаххас пайдо кардан мумкин аст. Гарчанде ки ин матн бештар дорои хусусияти нақлӣ бошад ҳам, вале ҳамаи санаду далелҳое, ки дар ин ҷо зикр мешаванд, ҷавобгӯи дурусти асли воқеаву санаҳои таърихӣ нестанд. Чунин санаду санаҳои таҳминӣ ва маълумотҳои хилоғи ҳамдигар бо салиқаю дониш ва ба муносибати фардии ҳар гӯянда нисбат ба воқеаҳои нақлшаванда саҳт вобаста аст ва ба ҳамин зайл шунавандаро водор месозад, ки чунин ҳодисаҳо дар ҳақиқат ҳам ҷой доштаанд. Маҳз ҳамин гуна паҳлӯҳои ривоят вижагии онро бозтоб мекунанд. Ба ҳар ҳол қисми муҳимми ҳодисаҳое, ки дар ривоятҳо тафсир ёфтаанд, бебунёд нестанд. Онҳо асоси воқеӣ доранд. Аз мазмуни ин қабил ривоятҳо, ки аз хусуси ҳукуматдории ҳокимони маҳаллӣ иттилоъ медиҳанд, ба хулоса омадан мумкин аст, ки талошу қӯшиши онҳо барои нигаҳдорӣ ва пойдории ҳокимијат на аз рӯи ақли солиму мулоҳизаҳои пухта, балки бо роҳи фиребу найранг аз байн бардоштани рақибу муҳолифин ва ҳатто падару бародар сурат мегирифт. Ҳамчунин аз мазмуни онҳо бармеояд, ки мардум дар натиҷаи зулму бедодгариҳои ҳокимони маҳаллӣ ва аҷнабӣ мутеи тақдир нашуда, гоҳ-гоҳ барои аз асорат раҳо ёфтани беҳбудии рӯзгор садои эътиrozашро баланд кардааст.

Ба таври шифоҳӣ интишор ва аз насл ба насл нақл шудани ривоят, шакли озоди матни ривоят тадриҷан аз давроне, ки ҳодиса ва шаҳсиятҳо дар онҳо ҷой доштанд, дур мешавад. Дар натиҷаи омехташавӣ бо дигар жанрҳои насири ҳалқӣ боиси коста шудани манбаъҳои таърихӣ гардида, архаизму хаёлҳои бофта дар матн бештар намудор мегарданд, ки баъзан хусусияти фантастикиро касб мекунад. Ба ин нигоҳ накарда, заминаи таърихии ривоятҳо то андозае боқӣ мемонад. Ҳамчунин, қабул ва дарк кардани ривоятҳо чун нақли саҳҳ аз гузашта дар аксар ҳолатҳо аз тарафи муҳаққиқон ба назар гирифта мешавад. Инкишоф ёфтани ривоятҳо дар масири таърих ҷиҳати муҳимми таърихӣ будани онҳоро бозгӯй мекунад. Бисёре аз фолклоршиносони хориҷи кишвар, ки ба омӯзиши ривоятҳо сарукор доштанд, бар

он ақидаанд, ки марҳилаи аввали ташаккулёбии ривоят ҳамчун жанри мустақил, табдил гаштани нақли ёддоштӣ ба ривоят мебошад.

Дар қисми дуюми боби сеюм таҳлили «Ривоятҳо доир ба шахсияти Шоҳ Бурҳони Валӣ» анҷом шудааст. Шахсияти Шоҳ Бурҳони Валӣ дар назари мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон бисёр бузург мебошад. Аз рӯи ривоятҳои мардумӣ вай бо мӯчизаҳо ва қароматҳо, бо дониш ва ақлу хиради худ ба ҳар мавзеи кӯҳистоне, ки рафтааст ба ҳалқ қӯмак карда, он чоро обод мекардаст. Ҳусусан, дар бисёр ҷойҳо аз камари кӯҳҳои хатарнок бо қароматаш ҷӯйборҳо месоҳтаст. Мисол, вақте ки ба дехоти Тусён омадаст, ин ҷо ба ҷуз аз ҷангалҳои қасногузар ва дарандаҳои хунхор ҷизе набудааст. Шоҳ Бурҳон барои обод қардани ин макон, ҷангалзори қасногузарро сӯзонда, аҷдаҳори кӯҳпайкарро ба худ таслим карда, онҳоро аз ин диёр рондааст ва ҷӯйбори қалони дехоти Тусён, ки зиёда аз нисфи замин ҳозир ҳам бо вай обшорӣ қарда мешавад, бо мӯчизаи худ соҳтааст. Баъди ин ҳодиса оҳиста-оҳиста аз қишлоқҳои дигар одамон ба дехоти Тусиён омада ба худ хона соҳта, заминҳои ҳосилхези ин диёрро истифода мекарданд. Шоҳ Бурҳони Валӣ дехотро бо номи Тусён номгузорӣ қардаст. Сабаби чунин номгузориаш дар ин ҷо гӯё ҷангалзори қалони «тус» мавҷуд будааст ва бо номи ин дарҳати сояфкан номашро Тусён гузоштааст.

Аз нақлу ривоятҳо маълум мешавад, ки мардуми Бадаҳшон чун яке аз ҳалқҳои қадимӣ бо бисёре аз ҳусусиятҳои ҳаёти маънавӣ-фарҳангии худ бо ҳалқу қишварҳои ҳамсоя ва дур низ дар алоқамандии зич қарор доранд. Ин ҳодиса аз ривояту асотирҳои бешуморе барҷаста ба назар мерасад, ки дар омӯзиши таърихи Бадаҳшон онҳо мақоми ҳосае доранд. Вале бояд қайд қард, ки ошкор қардану мансуб донистани ин ё он ривоят ба ҳалқҳои дигар тадқиқоти маҳсуси илмиро тақозо дорад. Дар рисолаи илмӣ мувоғики имконият қӯшиш ба ҳарҷ дода шуд, то каму беш симои таърихии Шоҳ Бурҳони Валӣ дар асоси таҳлилу таҳқиқи баъзе ривоятҳое, ки аз нигоҳи тобишҳои маънавӣ ба ривоятҳои сокинони дигар манотик монандӣ доранд, ошкор гардад.

Чунон ки аз мазмун ва мундариҷаи қисме аз ривоятҳо бар меояд, яке аз қаромату мӯчизаҳои Шоҳ Бурҳони Валӣ он будааст, ки ў асо ё асобелча доштааст, ки тавассути он ба таври мӯчилизавӣ ҷашмаҳою ҷӯйборҳо бароварда шудаанд. Агар ин ривоятҳоро бо ривоятҳои мардуми водиу навоҳии дигари Бадаҳшон ва дигар ҳалқҳо муқоиса кунем, дар бисёр ривоятҳо нақши «асои мӯчиланок» (сехрнок) ба ҷашм мерасад. Масалан, дар ривоятҳои пайдоиши ҷашмаи Носир дар ҷамоати дехоти Поршинев, пайдошавии ҷанорҳои Шоҳтолибу Шоҳ Носир дар Вомари ноҳияи Рӯшон, пайдоиши Зарча оston дар дехai Бардараи дехоти Бартанг, таърихи пайдоиши «мазор-бед»-и дехai Ацирҳи дехоти Бартанг ва ғайраҳо низ бо ҳalonдани «асои сехрнок» дар замин сабаби пайдоиши оби ҷашма ва ҷӯйбор шуда, он деха ободу зебо мегардад. Ва ё ки «асои ба замин ҳalonдашуда» ба дарҳати азимчусса табдил ёфта, ҳамчун дарҳати муқаддас ба зиёратгоҳ мубаддал шудааст. Агар ба ривояту асотирҳои дигар ҳалқҳои дунё ҳам назар андозем, дар онҳо низ «асои сехрнок» дида мешавад. Мутаасифона то кунун шахсияти пураи таърихии Шоҳ Бурҳон ошкор нагаштааст. Шоҳ Бурҳони Валӣ ҳамчун шахси ачибу мӯчизакор, бунёдгузору ободкунанда дар зеҳни мардум саҳт нақш баста, аҳолии бархе аз навоҳии Кӯҳистони Бадаҳшон вайро дар баробари дигар авлиёҳо хеле бузург

мешуморанд. Ба шахсияту мазори ў чунон эътиқоди қавӣ доранд, ки вобаста ба эътиқодашон расму оинҳои гуногун ичро мегарданд.

Қисми сеюми боби сеюми рисола «Доир ба шахсияти Ҳаким Носири Хусрав дар ривоятҳои мардумӣ» унвон дошта, дар он аз хусуси мутафаккири барҷастаи аспи XI Носири Хусрави Қубодиёнӣ (1004-1088), ки доир ба шахсияташ ривоятҳои зиёде ҳам дар осори ҳаттӣ ва ҳам ба таври лафзӣ байни аҳолии Кӯҳистони Бадаҳшон паҳн гардидаанд, маълумот дода мешавад.

Мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон, чун аксари мӯътакидони мазҳаби исмоилия дар ҳудуди Осиёи Миёна, нисбати Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ ихлос ва эътиқоди бузург дошта, дар бораи шахсияташ ривояту ҳикоятҳои таъриҳӣ он қадар бофтаву гуфтаанд, ки назар ба дигар ривоятҳо доир ба шахсони таъриҳӣ зиёданд. Ин ҳама, аз як тараф эътиқоди зиёди мардум нисбати мутафаккиру файласуфи мумтоз бошад, аз тарафи дигар, бунёди бисёр расму оин ва унсурҳои ҳаёти моддӣ ва фарҳангии худро ба номи ин аллома алоқаманд медонанд. Аз рӯи мазмуни бархе аз ривоятҳо чунин ба назар мерасад, ки Ҳаким Носири Хусрав қарib ба ҳамаи деҳоти Бадаҳшон сафар карда, аз рӯи мавқеи ҷуғрофӣ ва хислату рафтори сокинон дар ҳақи онҳо чизе гуфтааст ё ба ин мавзеъҳо унвон гузоштааст. Мазмуни ривоятҳои зикршуда пажӯҳандаро ба андеша меорад, ки оё Носири Хусрав дар ҳақиқат ҳам ба ҳамаи он ҷоҳое, ки дар ривоятҳо ёд мешаванд, сафар карда ва дар ҳақи мардумони ин маҳалҳо суханҳою номгузорӣ намудааст? Ин масъала албатта баҳсталаб аст, вале мардум тавассути ривоятҳои ба ў нисбатдодааш эҳтирум боварҳои худро нисбати ин шахс иброз медоштанд ва ҳар кас меҳост нишон диҳад, ки ин шахси бузург ба диёри вай омада будааст. Бархе аз ривоятҳо мазмуни таҳқири буҳтон доранд ва аён аст, ки онҳо аз асли воқеӣ тамоман дур ҳастанд ва дар онҳо ғаразнокии шахсони алоҳида нисбати деҳаҳои дигар ифода ёфта, ин қабил ривоятҳоро аз маъруфияти Носири Хусрав истифода бурда, бофтаву паҳн намудаанд. Бархе аз ривоятҳо, ки ашёҳои табиатро ба ў нисбат медиҳанд, хусусияти афсонаҳои сехромезро қасб кардаанд. Гарчанде чунин ривоятҳо хусусияти афсонаҳои сехромез ё асотириро дошта бошанд ҳам, лекин онҳо аз ҷиҳати мазмуну муҳтавои худ аз бунёди воқеӣ доштанашон дарак медиҳанд. Зоро онҳо дар маҷмуъ нафақат симои ин мутафаккири бузург ва муносибати табақаҳои гуногуни иҷтимоии одамон нисбати ў чун манбаи муҳим ва боэъти мод маҳсуб мешаванд, балки онҳо баёнгари воқеии ақидаву ҷаҳонбинӣ, фаҳмишу дониш, муносибатҳои муҳталиф ба ашёву ҳодисаҳои табиат ва ҷамъият доштаи аҳли авом дар давраҳои гуногуни таърихи башарӣ мебошанд.

Таҳлили ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон нишон дод, ки онҳо дар таъйин намудани бисёр ҳодисаҳои таъриҳӣ ва афкору ақидаҳои гуногуни одамон оид ба ашёву ҳодисаҳои аёну ноаёни табиату ҷамъият маводи пурарзиш ба ҳисоб мераванд ва дар онҳо паҳлуҳои гуногуни ҳаёти моддӣ ва майшии мардум низ инъикос ёфтаанд.

ХУЛОСА

Аз Кӯҳистони Бадаҳшон ба миқдори фаровон гирд омадани намунаҳои насири ҳалқӣ ва таҳлили ҷиҳатҳои асосии онҳо нишон медиҳад, ки фолклор яке аз соҳаҳои муҳимми маданияти маънавии ҳалқи тоҷикро ташкил дода омадааст. Насри лафзӣ асрҳо ҳамдам ва ҳамрози аҳолии ин минтақаи дар гузашта дурдаст будааст. Фолклор

дар шароиту давраҳои гуногуни таърихӣ марому мақсад, орзую ҳавас, муносибатҳои иҷтимоӣ ва шахсии мардуми Бадаҳшонро ифода карда меояд. Бисёр нишонаҳои муҳимми шароит ва тарзи зиндагонӣ, ақидау ҷаҳонбинӣ, расму одатҳои гузаштаи мардум ба воситаи ин фарҳанги бои маънавӣ ба мо маълум мешавад.

Бо дарназардошти ҳадафи таҳқиқи масъалаи марказии диссертатсия, ки аз ошкор намудани хусусияти жанрии ривоят ва ҷудо намудани он аз дигар жанрҳои насли лафзӣ дар асоси ривоятҳои байни мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон интишорёфта иборат буд, чунин натиҷаҳо ба даст омаданд:

1. Ривоят ҳамчун жанри наслии эҷодиёти омиёна вижагиҳои хоси ҳудро дошта, ҳарчанд бо дигар асарҳои насли ҳалқӣ, чун накл, қисса, ҳикоя аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа баъзан ҳамбастагӣ дошта бошад, вале бо хусусиятҳои жанрӣ аз онҳо комилан фарқ дорад. Аз ҷумала а) дар ривоят этиологияи мардум ҷой дорад, яъне аз тарафи мардум шарҳу тафсир ва маънидод намудани номи мавзеъҳо, ашё ва ҳодисаҳои табиат; б) инъикос намудани ҳодисаҳои таърихӣ, гарчанде баъзан тасвири таҳайюлӣ низ дар онҳо ба назар мерасад; в) шахсони барӯманди таърихӣ (аҳли адаб, дин, ҳокимон) ва баъзан симони асотирӣ (Хучай Хизр, Луқмони Ҳаким, Ҳотами Той, Ландаҳур) мундариҷаи асосии ривоятро ташкил медиҳанд; г) аз тасвирҳои бадеӣ орӣ аст, хусусияти сирф ҳабарӣ дорад.

Назар ба дигар намуди асарҳои ҳалқӣ, ки ҳодисаро ба таври умум тасвир мекунанд, ривоят хусусияти сирф маҳаллӣ дорад. Вай ҳодисаҳоеро тасвир мекунад, ки хоси маҳалли муайян ҳастанд.

2. Зимни таҳлили мавзӯй баъзе масоил ба миён омаданд, ки барои омӯзиши таҳқиқ ҳалталаб мебошанд. Аз ҷумла, доир ба мавқеи асотир дар фаҳмишу биниши одамон дар замони муосир. Оё онро ҳамчун як навъи алоҳидаи эҷодиёти шифоҳӣ ҳисобидан мумкин аст, ё он имрӯз вазифаи дигарро иҷро менамояд?

Масъалаи дигар доир ба истилоҳҳои адабии «мавзӯй», «мазмун» ва «мундариҷа», ки онҳо барои тасниф ва ба ғурӯҳҳо ҷудо намудани жанрҳои насли шифоҳӣ, муайян намудани хусусияти жанрии ҳар қадоме аз ин намудҳои асарҳои шифоҳӣ ва байни онҳо тафовут гузоштан васоити муҳим ба шумор мераванд. Вале баъзе муҳаққиқон хусусияти жанрии осори наслии шифоҳиро баъзан аз нигоҳи мавзӯй ё баъзан аз ҷиҳати мазмунӣ онҳоро шарҳу тафсир медиҳанд, ки ин ба муҳталифии ақидаҳо доир ба ин масъала оварда, фикри ягонаи умумӣ дида намешавад.

3. Ривоят ба он намудҳои асарҳои насли ҳалқӣ мансуб аст, ки бо вучуди ҳаҷман хурд будани ҳуд, дорои мазмуни амиқ буда, баъзан ҷанд ҳодиса ва санади таърихири нишон медиҳад. Чунин ҳолатро дар ривоятҳое, ки доир ба шахсиятҳои таърихӣ, ҷойҳои муқаддас, ашё ва ҳодисаҳои табиат гуфта мешаванд, баръало дидан мумкин аст.

4. Аз маълумоту ишораҳои кори таҳқиқотӣ чунин бармеояд, ки бисёре аз расму оинҳое, ки дар Кӯҳистони Бадаҳшон ичро мешаванд бо ривоятҳои мардумии доир ба ашёи табиат ва шахсони таърихӣ гуфташуда алоқаманд ҳастанд ва яке ҳамчун эҷодиёти шифоҳӣ ва дигаре чун фолклори иҷроӣ дар ҳамбастагии зич қарор дошта, онҳо дар маҷмӯъ ҳаёти иҷтимоиву фарҳангӣ ва афкори маънавию фалсафии мардумро таҷассум мекунанд.

5. Аз тағсиру таҳлили дараҷаи тадқиқи ривоятҳо маълум мегардад, ки бархе аз мардумшиносон зимни таҳқиқу баррасии баъзе аз масъалаҳои ба урғу одат, дину оин, маросимҳои мардум алоқаманд, ҳанӯз аз даҳсолаҳои аввали садаи бист мулоҳизаву андешаҳои иҷмолӣ баён кардаанд. Лекин ҷамъоарӣ, чопи маводу маълумоти шифоҳӣ ва омӯзишу таҳқиқи ривоятҳо, ки ин маълумотҳо дар онҳо дарҷ гардидаанд, аслан, аз солҳои 60-уми аспи сипаригашта сар мешавад.

6. Ҳар як ривоят дар қадом мавзуе гуфта шуда ё қадом масъаларо фаро гирифта бошанд, онҳо аз ҳикмату панду андарз холӣ нестанд. Дар ҳар асотиру ривоят ҳоҳ ноҳоҳ ягон ҷиҳати рафтору кирдори неку писандидай инсонӣ талқин мегардад ва мартабаву манзалати одами муқаррарӣ дар ҷомеа нишон дода мешавад. Қисми муҳимми ривоятҳое, ки доир ба ҷойҳои муқаддас сабт шудаанд, нафақат ақидаҳои диниву мазҳабии мардумро ифода мекунанд, балки дар онҳо ба бисёр паҳлӯҳои зиндагӣ даҳл мешавад. Дар бархе аз онҳо агар рафторҳои зишту номатлуби одамон мазаммат шавад, дар барҳи дигар хислатҳои неку ҳамидаи инсонӣ талқин мешавад. Дар ривояте агар баҳилӣ, ҳарисӣ барин хислатҳои бад маҳкум шаваду нисбат ба муҳити атроф боэҳтиёт будан таъкид ёбад, дар ривояти дигар некиву накукории инсон пеши назар меояд. Шахсе, ки дар зиндагӣ ба мардуми дармонда нафъе расондааст, сазовори эҳтироми онҳо низ қарор гирифтааст. Чунин аст ҳулосаи мазмуни бисёре аз ривоятҳо.

7. Топонимҳо ва гидронимҳо дар ривоятҳои мардумӣ маъноҳои рамзиро ифода мекунанд, ки бо ҳаводиси гуногуне, ки дар ҳаёти одамон ба амал омадаанд, алоқаманд ҳастанд. Дар ҳар маҳалҳои ҷудогона ривоятҳое интишор ёфтаанд, ки дар онҳо бавучудоӣ ё сабаби пайдоиши номи мавзеъҳо, кӯҳҳо, ҷашмаву кӯлҳо аз тарафи сокинони ин мавзеъҳо ба таври муҳталиф шарҳ дода мешавад. Дар маҳалҳои алоҳидай Бадаҳшон шаклан ва мазмунан мукаммал шудан ва вариантҳои гуногун пайдо кардани бисёр ривоятҳое мушоҳида мешавад, ки дар маҳалҳои дигар ҳам нусхаҳои он интишори васеъ доранд.

8. Эътиқоду боварии қавӣ ба намояндаҳои барҷастаи дину оину фарҳанг бо роҳу воситаҳои гуногун – пайдоиши ҷои ҷашмаҳои мусаффову ба дардҳо дармону барои кишт мусоид ва дигар ашёву манзараҳои пурасори табиат ифода мегардад. Он ҷоҳо, ки манфиатбахш ва ризқрасон ҳастанд ва ё аз ягон ҷиҳат ба зиндагӣ, рӯзгори одамон таъсире доштанду доранд, барои эҳтиром гузоштан ба шахсони бузурги асотиригу таърихӣ, ободии ин мавзеъҳо ба онҳо нисбат дода мешуд. Шояд ин

нисбатдиҳӣ дар ибтидо хислати воқеӣ дошт, vale ба мурури замон аз ҳодисаи муқаррарӣ канда шуда, ба худ хусусияти ғайримуқаррарӣ гирифт. Аз домани кӯҳ баровардани ҷӯй, ки таърихаш аниқ нест, аз ҷои намӣ пайдо кардани чашма ва амсоли ин ба ин гуфта далолат мекунанд. Ҳамчунин, ба ин хусусияту хислати асотирӣ ва ғайримуқаррарӣ гирифтани симои шахсони таърихӣ низ гувоҳӣ медиҳанд.

9. Мавзуи аксари ривоятҳо ба ин ё он ашёи табиат бахшида шудааст. Пайдоиши ин ашёҳо ва ё ҳар ҳодисае, ки дар табиат ба амал меояд, аз ҳар ҷиҳат ба шахсони таърихӣ ё асотирӣ вобаста медонанд. Дар ҳар ривояте, ки доир ба ашёҳои табиат гуфта мешаванд, панду ҳикмате нуҳуфта ҳаст. Аз баъзе ривоятҳои доир ба ашёҳои табиат чунин маънӣ бармеояд, ки инсон бояд нисбат ба табиату муҳити атроф, маҳсусан, дар нисбати ашёву ҷонварони он, қатъи назар аз бузургиву ҳурдиашон бепарво набошад, онҳоро ба ғамхории маҳсус фаро гирад, зеро онҳо, яз як тараф ҷузъи муҳимми табиат бошанд, аз тарафи дигар, дар раванди зиндагии одамон ҳар яки онҳо мақоми хоси худ доранд. Дар симои дарахтони кӯханбунёд инсон бояд бехурматӣ зоҳир накунад. Сабаби ҳодисаи фалокатбори табиӣ, ки бар асари он ба ҷои деҳаҳои обод кӯлҳо ба вучуд омадаанд, маҳз аз мунофиқию ҳудписандии сокинони ҳамон мавзеъ мешуморанд. Аз даврони қадим барои фирориёну мусофиорон, ки ба сарзамини қӯҳистон меомаданд, горҳову сангҳои калон ҳамчун ҷои маскан ва сарпаноҳ ҳизмат мекарданд. Аз ин лиҳоз мардуми қӯҳистон нисбати сангҳои дар назар ачиб эътиимидаи маҳсус зоҳир мекунанд.

10. Одамон дар давраҳои муҳталиф вобаста ба шароити моддӣ ва майшӣ аз рӯи эътиқоду ихлос дар нисбати ашёи табиат ва ҷойҳои муқаддас ҳаргуна урфу одат, маросимҳо ба вучуд овардаанд, ки бо ин роҳ ҳамдигарро ба ҳамраъио яқдилӣ, некбиниву некназарӣ водор мекарданд. Мазмуни ривоятҳое, ки ба расму оину маросимҳои мардум зич алоқаманд мебошанд ва ё дар заминаи онҳо ба вучуд омадаанд, решаашон ба давраҳои хеле қадим рафта мерасад. Онҳо замоне арзи вучуд кардаанд, ки насли одамӣ ҳанӯз комилан тобеи ашёву ҳодисаҳои табиат буда, дар тафаккури онҳо ақидаҳои анимистӣ ва тотемистӣ мавқеи муҳим дошт. Дар бораи ин қабил ривоятҳо, ки қисми онҳо кайҳо аз хотирҳо берун мондаанд ва қисми дигари онҳо аз ёдҳо мераванд, дар баробари маводҳои дастрасбуда ҳарчи бештару муқаммалтар маълумоти нави шифоҳӣ гирд овардан лозим аст. Зеро ба воситаи ин гуна маводҳо нафақат доир ба тасаввуроту ақидаҳои қадимии як ҳалқ ё қабилаҳои ҷудогона, балки ҷандин ҳалқу қавмҳо дар нисбати ашёву ҳодисаҳои табиат ва фавқуттабиӣ маълумоти комилтар пайдо кардан мумкин мегардад. Чунин ақида ва тасаввуроти одамон замоне пайдо шуда, тавассути асотиру ривоят шакл гирифтаанд. Бинобар ин маълумоти шифоҳии ривоятҳо дар тафсиру тавзехи ягонагии тасаввуроту ақидаҳои қадимии ҳалқҳои гуногун дар бораи ашёву ҳодисаҳо, инсу ҷинси воқеъӣ ва ғайривоқеӣ аз манбаъҳои муҳим қарор мегиранд.

11. Бунёди ривоятҳо воқеият аст. Ҳамин маънӣ ба таъриҳӣ будани онҳо далолат мекунад. Дар солномаҳо ва эҷодиёти даҳонӣ ривоятҳо баъзан ба сифати манобеи мӯътамади таъриҳӣ истифода бурда мешаванд. Муаррихон дар бисёр маврид ҳамчун асноди эътимоднок аз гузаштаи диёри худ истинод ба маъхази ривоят мекунанд. Ривоят заминаи воқеӣ-ҳаётӣ дошта бошад ҳам, он аз ибораву ифодаҳои қолабӣ, ки вижагии асотирӣ доранд, орӣ нест ва маҳз онҳо хусусияти жанрии онро таъйин намудаанд. Тавассути ривояту нақл ва дигар маълумоти шифоҳӣ имкон фароҳам омад, ки доир ба аввалин бошишгоҳҳои одамон дар муҳити қӯҳистон маълумоти муайяне пайдо шавад. Он ривояту маълумотҳо бозгӯи воқеии ҳодисаи қӯчиш ва фирорӣ шудани одамон дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ аз водиҳои нисбатан фароҳ ба дараҷу мавзеъҳои дур ва душворгузари қӯҳистон мебошанд. Решаи қӯчиш ва фирорӣ шудани одамон ба маҳалҳои дурдаст ва душворгузар ба давраҳои хеле қадим рафта мерасад. Ин қӯчиш ҳам ба таври оммавӣ ва ҳам ба тариқи ҷудогона сурат гирифтааст. Вале аз мазмуни қисми муҳимми ривоятҳое, ки дар бобҳои асосии тадқиқот зери назар гирифта шудаанд, пайдост, ки бархе аз онҳо баёнгари воқеӣ ва санади боэътиими ҳодисаҳо нестанд, ҳарчанд бунёди онҳо заминаи воқеӣ дорад. Дар ривоятҳо танҳо ишорае ҳаст ба воқеияти он ҳодисаҳо. Доир ба воқеияти ҳодисаҳо бошад, танҳо аз маҷмуи қаринаҳои ривоят мулоҳизаҳо ва хулосаҳои илмӣ пайдо кардан мумкин мегардад.

12. Бо тақозаи ҳодисаҳои таърихии ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ, таҳаввулоти ҳаёти моддӣ-маиший ва фарҳнги мардум, боло рафтани тафаккури илмии одамон ва омилҳои дигар боиси суст гаштани мақом ва мартабаи ҷойҳои таъриҳӣ ва муқаддас дар байни омма гардида, нафақат бисёрии онҳо аз назари мардум берун шудаанд, балки бархе аз онҳо, ки то солаҳои охири асри сипаригашта дар байни мардум сазовори эътибори маҳсус будаанд, он мақому манзalati пешини онҳо низ коста мешавад.

13. Аз мундариҷа ва мазмуни тадқиқот дарк ҳоҳад шуд, ки дар он ҳанӯз на ҳамаи масъалаҳои марбути ривоятҳо ба таври амиқу ҳарҷониба ба таҳқиқ гирифта шудаанд. Агар бархе аз ин масъалаҳо нисбатан амиқтару паҳнотар зери назар гирифта шуда бошанд, барҳи дигар бо овардани санаду далелҳо (гуфтори гӯяндаҳо) ва баъзе мулоҳизаҳои иҷмолӣ қаноат карда шуд. Ба ҳар ҳол, тавассути ин рисолаи илмӣ барои тадқиқоти вусъатноки минбаъдаи мавзуъ имконият фароҳам ҳоҳад омад. Барои тадқиқоти боз ҳам муқаммалтар роҷеъ ба ривоятҳо нафақат маводҳои дастрасбударо пурра ва комил кардан лозим аст, балки аз манотиқу вилоятҳои дигари Тоҷикистон гирдоварии чунин маводу маълумоти шифоҳӣ дар ниҳоят муҳим ва зарур аст.

Ҳалли ин масъалаҳо дар оянда барои омӯзишу таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни эҷодиёти лафзӣ, маҳсусан, асарҳои насрии омиёна роҳ мекушояд.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Дар кори диссертационӣ ривоятҳои мардумӣ ва дигар намуди насири халқӣ дар заминаи асару рисолаҳои илмӣ ва мушоҳидаву таҳлилҳои шахсии муаллифи рисола мавриди таҳқиқи амиқ қарор дода шудааст. Ба ҳайси таҳқиқ асосан ривоятҳо доир ба ашёҳои табиат – ҷашамҳо, дараҳтҳо, сангӯ кӯҳпораҳо, доир ба шахсони таърихӣ ва ғайра интихоб шудаанд, ки на танҳо барои илмҳои фолклору адабиётшиносии тоҷик аҳаммияти илмӣ доранд, балки онҳо метавонанд барои тарбияи завқи зебоипарастии насли нав ва таъмини алоқамандии инсону табит ба кор гирифта шаванд. Яъне, маводи диссертатсия ва хулосаҳои илмии онро метавон барои фаъолиятҳои педагогӣ низ истифода намуд.

2. Натиҷаҳои калидии тадқиқот метавонанд дар омӯзиши масъалаҳои умумии фолклори Бадаҳшон ва фолклоршиносии тоҷик истифода шуда, маводи он барои таҳлили илмии ривоятҳои мардумии тамоми манотики Тоҷикистон мусоидат мекунад.

3. Аз ин тадқиқот пайдост, ки таҳқиқи ривоятҳо дар баробари аҳаммияти илмӣ-таърихӣ доштанаш, он аз бисёр ҷиҳат арзиши амалӣ низ пайдо ҳоҳад кард. Бархе аз ашёи табиат ва мавзеъҳои таърихӣ нафақат чун осори таърихӣ ҳифз шаванд, балки онҳо чун макони бузургдошти шахсиятҳои таърихӣ ба ғамхории ҳарҷонибаи аҳли ҷомеа бояд табдил ёбанд.

4. Маводи рисолаи илмӣ барои муҳаққиқони соҳаҳои муҳталифи ҷомеашиносӣ, аз ҷумла фалсафа, антропология, этнология, мардумшиносӣ ҳамчун сарчашмаи илмӣ ва оммавӣ хизмат мекунад. Баъзе ишораҳои таҳқиқи мазкур дар дарсхои фолклори тоҷик, дар навиштани китобу дастурҳои таҳассусии методӣ-таълимӣ барои омӯзгорону донишҷӯёни мактабҳои олий қобили истифода мебошанд.

Муҳимтарин хулосаҳои диссертатсия дар таълифоти зерини муаллиф инъикос ёфтааст:

I. Брошюра, китоб:

[1-М]. Шакармамадов, Н., Шакармамадов, О. Наврӯзи Бадаҳшон (расму оинҳо) [Матн] / Н. Шакармамадов, О. Шакармамадов. – Хоруғ: Маърифат, 2003. – 46 с.

[2-М]. Курбонхонова, Н., Азорабекова, Ш., Шакармамадов, О. Диরӯз ва имрӯзи Наврӯзи Бадаҳшон [Матн] / Н. Курбонхонова, Ш. Азорабекова, О. Шакармамадов. – Душанбе: Сифат-Оффсет, 2024. – 142 с.

II. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Федератсияи Россия:

[3-М]. Шакармамадов, О. Топонимические мотивы предание бытующие на территории Горного Бадаҳшана [Матн] / О. Шакармамадов // Суҳаншиносӣ, 2020. – № 3. – С. 165-172.

[4-М]. Шакармамадов, О. Ривоятҳои мардуми Бадаҳшон дар бораи дараҳтон (дар мислои дараҳтони арҷаву ҷанор) [Матн] / О. Шакармамадов // Паённомаи фарҳанг, 2021. – № 4. – С. 40-47.

[5-М]. Қаландаров, Ҳ., Шакармамадов, О. Тобишҳои асотирӣ дар ривоятҳои мардумӣ [Матн] / Ҳ. Қаландаров, О. Шакармамадов // Ахбори АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, 2022. – № 2. – С. 187-190.

[6-М]. Шакармамадов, О. Ривоятҳо – этиологияи мардум [Матн] / О. Шакармамадов // Ахбори АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, 2022. – № 3. – С. 289-293.

[7-М]. Охониёзов, В., Шакармамадов, О. Баррасии ривоятҳои Бадаҳшон доир ба сангҳо [Матн] / В. Охониёзов, О. Шакармамадов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2024. – № 3. – С. 98-106.

III. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[8-М]. Шакармамадов, Н., Шакармамадов, О. Мулоҳизаҳо перомуни ду ривояти мардумӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми донишгоҳи Хоруғ. Бахши, 2000. – № 2. – С. 49-57.

[9-М]. Шакармамадов, О. Назаре ба истилоҳоти илмии нақл ва ривоят [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми донишгоҳи Хоруғ. Бахши, 2001. – № 3 – С. 92-97.

[10-М]. Шакармамадов, О. Аз бобби оинҳо ва ривоёт вобаста ба об [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2002. – № 4. – С. 68-74.

[11-М]. Ривоят ва афсонаҳо доир ба Носири Ҳусрав дар осори хаттӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Носири Ҳусрав: дирӯз, имрӯз, фардо. – Ҳуҷанд: Ношир, 2005. – С. 599-602.

[12-М]. Шакармамадов, О. Чанд ривоёт роҷеъ ба фариштаҳои об [Матн] / О. Шакармамадов // Иқтисодиёт ва илми ВМКБ: дирӯз, имрӯз ва фардо. – Хоруғ, 2005. – С. 110-113.

[13-М]. Шакармамадов, О. Наврӯз – маросими кишоварзон [Матн] / О. Шакармамадов // Оинҳои наврӯзӣ дар Бадаҳшон. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 48-59.

[14-М]. Шакармамадов, О. Заминаи ривоят – воқеият [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2019. – № 1. – С. 124-128.

[15-М]. Шакармамадов, О. Типологияи сужаҳо дар асарҳои насри ҳалқӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2021. – № 1. – С. 144-149.

[16-М]. Шакармамадов, О. Нишонаҳои парастиши олами рустани дар ривоятҳо [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2021. – № 2. – С. 124-130.

[17-М]. Шакармамадов, О. Ҳусусият ва таснифи жанрҳои насрии фолклори тоҷик [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2022. – № 3. – С. 77-87.

[18-М]. Шакармамадов, О. Размыщление об одном народном предании [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2024. – № 1. – С. 98-105.

[19-М]. Шакармамадов, О. Инъикоси ҳодисаҳои таъриҳӣ дар ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, № 2. – Душанбе: Ирам, 2024. – № 2. – С. 138-145.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б. ИСКАНДАРОВА**

ТДУ: 398 (575.3)
ТКБ: 83.3 Тадж+82
Ш - 21

На правах рукописи

ШАКАРМАМАДОВ ОРИФ НИСОРМАМАДОВИЧ

**ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ «РИВОЯТА» И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ
ДРУГИХ ЖАНРОВ УСТНОЙ ПРОЗЫ
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА ПРЕДАНИЙ НАРОДОВ БАДАХШАНА)**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.09 - Фольклористика

Душанбе – 2025

Диссертация выполнена в отделе фольклора и литературы Бадахшана Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова Национальной академии наук Таджикистана

Научный руководитель:

Охониёзов Варка Дустович – доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела фольклора и литературы Бадахшана Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова.

Официальные оппоненты:

Косими Саъди Абдулкодир – доктор филологических наук, заведующий кафедрой методики преподавания языка и литературы Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни;

Аминзода Абдулфаттох Хаким – кандидат филологических наук, директор Государственного учреждения «Научно-исследовательского института культуры и информации» Министерства культуры Республики Таджикистан.

Ведущая организация:

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава.

Защита диссертации состоится «15» апреля 2025 года, в 13:30 часов на заседании диссертационного совета 6D.КОА-067 при Институте языка и литературы имени Абуабдуллох Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (адрес: город Душанбе, пр. Рудаки, 21).

С содержанием диссертационной работы можно ознакомиться в научной библиотеке Института языка и литературы имени Абуабдуллох Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (734025, город Душанбе, пр. Рудаки, 21) и на сайте www.izar.tj

Автореферат разослан «___» 2025 года.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат филологических наук**



Мухамедходжаева Р. А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Устное народное творчество является не только одним из важных составляющих духовно-литературной жизни таджикского народа, которое в различных случаях считалось главным выражением их отношения к реальной жизни и жизненным событиям, оно также приобрело такие свойства, которые не наблюдаются в фольклоре других народов в таком колорите. Одной из особенностей фольклора жителей Горного Бадахшана является то, что некоторые его жанры и виды созданы и распространены на двух языках: местных языках и таджикском языке.

Фольклор таджикского народа, особенно его прозаический жанр, созданный под влиянием различных жизненных событий, географической среды и особых историко-социальных условиях, стал одним из важных элементов духовной жизни народа, и достоин всестороннего изучения и исследования. С начала шестидесятых годов XX столетия, наряду со сбором всех произведений народного творчества и созданием научного фонда рукописей, одна из его ветвей – народная проза систематически и серьезно изучается, и анализируется.

Очевидно, что постепенно расширяется сфера исследования и анализа предметов народно-художественного творчества, углубляется их разрешение и анализ. Однако некоторые исследованные темы и вопросы таджикского фольклора не только все еще нуждаются в более глубоком и точном научном изучении и анализе, но и многие другие вопросы, связанные с этим огромным духовным и культурным богатством народа, остались за рамками исследования. В частности, как и в фольклоре других стран, в фольклоре таджиков до сих пор не определены должным образом жанровые особенности разных типов произведений или не создан их точный научный термин. Причина такого положения, по-видимому, тесно связана с их структурой, формой и содержанием.

Подобно тому, как тексты песен создавались и формировались на основе припевов, большая часть произведений устной прозы, особенно легенды и предания, образовывались на основе мифов. Миф – это продукт воображения первобытного человека относительно сверхъестественных или природных явлений и объектов, а сказки считаются одним из наиболее популярных и совершенных форм фольклорного жанра, продукт высокого воображения или художественного мышления народных талантов. Результатом такого культурного феномена стало то, что в справочниках и словарях литературных терминов нарративы, повествование и другие жанры устной прозы толкуются смешано и имеют одинаковое значение. Трудность точной классификации и интерпретации конкретных жанровых особенностей некоторых видов фольклорных произведений состоит в том, что они создавались из одной основы, развивались смешано, претерпевали изменения по форме и по отражению жизненных событий. С другой стороны, термин таких видов произведений народной прозы, как «ривоят» (предание), «нақл» (повествование), «қисса» (легенда), «ҳикоят» (рассказ) являются синонимами, и иногда их названия часто заменяют друг друга.

Очевидно, что хотя и трудно установить четкую границу между таджикским преданием и повествованием как отдельными жанрами фольклора, каждый из них имеет специфические особенности и нюансы жанра. Если эти особенности и нюансы

будут изучаться с полной серьезностью на основе точных и достоверных источников, то можно получить точный и конкретный термин для каждой устной прозы.

В последние годы со стороны опытных таджикских фольклористов предприняты последовательные попытки для определения более точного научного термина разных видов устного творчества, особенно, устных повествований.

Следует подчеркнуть, что конкретизация и усовершенствование этих информаций, то есть, для определения жанровых особенностей разных видов устных проз фольклора Бадахшана ещё никто не занимался серьёзно.

Исходя из этого определения жанровой специфики преданий, их классификации по содержанию и тематике и разграничения предания от других жанров не сказочных проз, таких как, повествование, легенда, рассказ, мифический рассказ на основе преданий и повествования горцев Бадахшана считается должным и полезным для выбора темы диссертации.

Степень изученности темы. Все основные материалы и источники, которые использовались для исследуемой темы состоят из а) словари и энциклопедии, где tolkуются значения *ривоят, нақл, устура*; б) монографии и статьи исследователей, посвященные изучению и анализа жанра преданий; в) текст преданий народов Горного Бадахшана, опубликованные в письменных источниках; г) рукописи текстов преданий горцев Бадахшана, хранящиеся в научном фонде рукописей Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова.

Следует отметить, что сбор и публикации фольклора Бадахшана, особенно, народного предания, начался ещё в начале XX века со стороны русских исследователей. Наравне с другими видами народной прозы, малочисленные тексты преданий были опубликованы этими учеными в тогдашние издания. Интенсивный сбор и публикации образцов таджикского фольклора начался в основном после 60-х годов прошлого века. Первая книга, охватывающая тексты сказок, легенд и мифов, является «Сказки и легенды горных таджиков» А. З. Розенфельда и Н. П. Ричковой¹ (Москва, 1990, 238 с.). Если большинство текстов были собраны самим составителем А. З. Розенфельдом в разные годы (1936, 49, 57, 68) в Раштоне, Дарвазе, Вандже и Вахане. Некоторые из них были собраны и частично опубликованы ещё в 30-е годы прошлого века А. А. Семеновым, М. С. Андреевым и Н. А. Кисляковым и значимость данного сборника, прежде всего заключается в том, что он, с одной стороны ярко выражает важность разновидностей устной прозы в духовной жизни горцев Таджикистана, с другой стороны он считается ценным источником для сравнительного анализа и его связь с фольклором других регионов. В последующие годы интерес ученых и отдельных людей к преданиям становится все больше. В результате издался ряд книг, содержащий большое количество текстов легенд и преданий жителей Бадахшана. В том числе, «Дурдонаҳои Бадахшон. Асотир ва ривоятҳо» (Жемчужины Бадахшана. Мифы и легенды) Н. Джонбобоева и Ш. Мухаммадшерзодшоева², «Баҳр-ул-аҳбор» Сайджалол Бадахши подготовленный Р.

¹ Сказки и легенды горных таджиков [Текст] / Составление, перевод с таджикского и комментарий А. З. Розенфельд и Н. П. Рычковой. – Москва: Наука, 1990. – 238 с.

² Дурдонаҳои Бадахшон. Асотир ва ривоят [Матн] / Гирдоварандагон: Н. Чонбобоев, Ш. Мухаммадшерзодшоев. – Хоруг, 1992. – 54 с.

Рахмонкуловым¹, «Лаъли кӯҳсор» (Горный рубин) Н. Шакармамадова и Н. Джонбобоева², «Асотир ва ривоятҳо. Дар бораи ҳайвоноту парандагон» (Мифы и легенды. О зверях и птицах) Н. Курбонхоновой³.

Одной из ярких работ в таджикском фольклористике является публикация второго тома «Фольклор Памира» составленный Н. Шакармамадовым⁴. Том охватывает более 132 оригинального текста, а в целом с их вариантами охватывает 200 текстов мифов, легенд и преданий. Если они, с одной стороны ярко выражают особенности каждого из этих фольклорных жанров по отдельности, то с другой стороны, они отчетливо показывают их тесную связь между собой. Также сборник «Сарчашмаи ривоят – воеият. Ривоятҳои Вахон» (Источники предания – реалии. Предания Вахана) составленный Н. Шакармамадовым⁵ является важным источником и широко используется исследователями. Нужно отметить, что вышеназванные труды были использованы в качестве основного источника и научно-теоретического материала данной работы.

Также следует напомнить, что наряду с жанром преданий также были собраны и опубликованы труды с другими видами народных проз жителей Бадахшана. В том числе. «Сказки народов Памира» составленный А. Л. Грюнбергом и И. М. Стеблин-Каменским⁶. Нужно отметить, что это первый завершенный сборник сказок народов Западного и Восточного Памира, приграничных стран Афганистана и Китая, которые переведены на русский язык. Также, за последние годы был опубликован III том «Фольклор Памира. Бытовые сказки народов Бадахшана» составленный Г. Ризвоншоевой⁷.

В последующих годах исследователь Н. Курбонхонова в сфере фольклористики, продолжая дело своего наставника Н. Шакармамадова, опубликовала ряд научных работ касающихся жанров устной прозы, особенно, о мифах народов Бадахшана – «Устураи чонварон дар фолклори Бадахшон» (Мифы о зверях в фольклоре Бадахшана)⁸, «Устураҳои ҳайвоноту парандагон дар фолклори Бадахшон» (Мифы о зверях и птицах в фольклоре Бадахшана)⁹, которые дают важную информацию по определению жанровой специфики устной прозы фольклора Бадахшана.

В названных трудах некоторые авторы высказали свои мнения по поводу жанровой особенности предания, но выявления разных сторон этого вида устного

¹ Сайдчалоли Бадахшӣ. Баҳр-ул-аҳбор. Силсилаи ҳикояҳо доир ба ҳаёти Носири Ҳусрав ва саёҳати ў дар Бадахшонзамин [Матн] / Таҳияи Р. Раҳмонкулов. – Хоруғ: Помир, 1992. – 69 с.

² Лаъли кӯҳсор. Ривоёт ва афсонаҳо дар бораи Носири Ҳусрав [Матн] / Мураттибон: Н. Шакармамадов, Н. Чонбобоев. – Хоруғ: Маърифат, 2003. – 66 с.

³ Асотир ва ривоятҳо. Дар бораи ҳайвоноту парандагон [Матн] / Мусанниф ва таҳиягар Н. Қурбонхонова. – Душанбе: Нодир, 2004. – 38 с.

⁴ Фолклори Помир. Асотир, ривоят ва нақлҳо. Ч. 2 [Матн] / Мураттиб, муаллифи муқаддима ва тавзехот Н. Шакармамадов. – Душанбе: Империал-групп, 2005. – 430 с.

⁵ Шакармамадов, Н. Сарчашмаи ривоят – воеият. Ривоятҳои Вахон [Матн] / Н. Шакармамадов. – Хоруғ, 2007. – 39 с.

⁶ Сказки народов Памира [Текст] / Автор предисловия А. Н. Болдырев. Составление и комментарии А. Л. Грюнберг и И. М. Стеблин-Каменского. – Москва: Наука, 1976. – 536 стр.

⁷ Фолклори Помир. Афсонаҳои ҳаётӣ-маишии мардуми Бадахшон. Ч. III [Матн] / Мураттиб, муаллифи муқаддима ва тавзехот Г. Ризвоншоева. – Душанбе: Дониш, 2012. – 508 с.

⁸ Қурбонхонова, Н. М. Устураи чонварон дар фолклори Бадахшон [Матн] / Н. Қурбонхонова. - Душанбе: Дониш, 2011. – 145 с.

⁹ Қурбонхонова, Н. Устураҳои ҳайвоноту парандагон дар фолклори мардуми Бадахшон [Матн] / Н. Қурбонхонова. – Душанбе: Сифат-Офест, 2020. – 197 с.

жанра и установление определенной границы между преданием и других жанров устной прозы до настоящего времени не наблюдался углубленный анализ научного исследования. Исходя из этого, в данной диссертации предпринята попытка для того, чтобы вопрос этот в какой-то мере с научной точки зрения нашел свое решение и был бы определен разграничение между жанрами устной прозы.

Кроме вышеуказанных публикаций изучением жанра предания и относительно этого вопроса также непосредственно занимались другие исследователи, в том числе зарубежные ученые С. Н. Азбелев¹, Н. А. Криничная², В. Я. Пропп³, В. К. Соколова⁴ и отечественные исследователи Ю. Нуралиев⁵, Дж. Рабиев⁶, Х. Раҳматов⁷, Д. Обидов⁸, Х. Шарифов⁹, Р. Раҳмонӣ¹⁰, Ю. Салимов¹¹, С. Қосими¹², Д. Раҳимов¹³.

Связь исследования с научными программами и темами. Исследование данного вопроса тесно связано с программой и научно-исследовательской темой отдела фольклора и литературы Бадахшана Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Основная цель диссертационной работой состоит из определения жанровой специфики предания посредством анализа народных преданий населения Горного Бадахшана и в ходе этого исследования освещать некоторые вопросы требующих ответа, в том числе содержание и тематика преданий, разные мнения учёных относительно научного термина, применяемого в области устной прозы, взаимосвязь преданий с повествованием и мифом и т. п.

Задачи исследования. Чтобы достичь этой цели, были поставлены следующие задачи:

- классификация и описания преданий и определение их жанровых особенностей;

¹ Азбелев, С. Н. Отношение предания, легенды и сказки к действительности (с точки зрения разграничения жанров) [Текст] / С. Н. Азбелев // Славянский фольклор и историческая действительность. – Москва: Наука, 1965. – 328 с.

² Криничная, Н. А. О жанровой специфике преданий и принципах их систематизации [Текст] / Н. А. Криничная // Русский фольклор. Т. XVII. Проблема «Свод русского фольклора». – Ленинград: Наука, 1977. – 208 с.

³ Пропп, В. Я. Морфология сказки [Текст] / В. Я. Пропп. – Ленинград, 1928. – 152 с.

⁴ Соколова, В. К. Русские исторические предания [Текст] / В. К. Соколова. – Москва: Наука, 1970. – 288 с.; Типы восточнославянских топонимических преданий [Текст] / В. К. Соколова // Славянский фольклор. – Москва: Наука, 1972. – 235 с.

⁵ Нуралиев, Ю. Лукмони Ҳаким [Матн] / Ю. Нуралиев. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 96 с.

⁶ Ҳакими мұмтоз. Наклу ривоятқо дар бораи Абӯалӣ ибни Сино [Матн] / Мураттибон: Д. Обидов ва Ҷ. Рағиев. – Душанбе: Маориф, 1981. – 71 с.

⁷ Раҳматов, Ҳ. Наклу ривоятқо [Матн] / Ҳ. Раҳматов // Дастанамал оид ба ҷамъ кардани эҷодиёти даҳанакии ҳалқ. – Сталинобод, 1960. – 158 с.

⁸ Обидов, Д. Андешаҳо перомуни ривоятҳои тоҷикӣ [Матн] / Д. Обидов // Фолклор, адабиёт, забон. – Душанбе: Эр-граф, 2004. – 144 с.

⁹ Шарифов, Ҳ. Назарияи наср [Матн] / Ҳ. Шарифов. – Душанбе: Пайванд, 2004. – 320 с.; Шоҳнома ва шеъри замони Фирдавсӣ [Матн] / Ҳ. Шарифов. – Душанбе, 2014. – 400 с.

¹⁰ Раҳмонӣ, Р. Афсона ва жанрҳои дигари насрин шифоҳӣ [Матн] / Р. Раҳмонӣ. – Душанбе, 1999. – 104 с.

¹¹ Салимов, Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик [Матн] / Ю. Салимов. – Душанбе: Дониш, 1971. -155 с.

¹² Қосими, С. А. Мулоҳизаҳо андар боби адабиёти шифоҳӣ ва ҳаттӣ [Матн] / С. А. Қосими. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 396 с.

¹³ Раҳимов, Д. Фолклори тоҷик. (Дастурномаи таълимӣ) [Матн] / Д. Раҳимов. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 263 с.; Масъалаи табакабандии жанрҳои насрин шифоҳии тоҷик [Матн] / Д. Раҳимов // Паённомаи фарҳанг, 2013. – № 3 (23). – С. 26-33.

- дифференцировать предания от других жанров народных проз, таких как сказка, повествование, легенда и рассказ;
- освещение предания как особый фольклорный жанр;
- определить жанровую специфику предания и его место в духовной и культурной жизни людей;
- анализ тематики и содержание предания народов Бадахшана;
- определить значение некоторых из природных объектов и явлений в представлении людей;
- анализ преданий про можжевельника (*арча*) и платана (*чинар*);
- анализ преданий, повествующих о появление озёр;

Изложенные задачи ставились на рассмотрение как значимые пункты исследования.

Объект исследования. диссертационного исследования являются народные предания и другие виды устной прозы, научные книги и монографии, где в общих чертах приводятся мнения и высказывания о преданиях. Во время научной работы также были использованы материалы из фонда научных рукописей Института гуманитарных наук АМИТ и частично из фольклорных сборников, публикации известных отечественных и зарубежных фольклористов и этнографов. Объектом исследования в основном были выбраны предания о природных объектах – родники, деревья, камни и скалы, об исторических личностях и другие.

Предмет исследования. диссертационного исследования является тематика и содержание, структура и язык преданий жителей Горного Бадахшана. Анализ и исследование жанровой специфики предания, различие предания от других жанров не сказочной прозы и его взаимосвязь с преданиями других народов также ставится предметом диссертационного исследования.

Теоретические основы исследования. Основой исследования и анализа выбранной темы являются труды видных отечественных и зарубежных фольклористов и литературоведов, в том числе С. Н. Азбелева, Н. А. Кириничной, Дж. Коккяры, В. Я. Проппа, В. К. Соколова, А. З. Розенфельда и Н. П. Ричковой, А. Н. Болдырева, В. Асрори и Р. Амонова, Х. Раҳматова, Х. Шарифова, Р. Ахмадова, Б. Шермуҳаммадова, Б. Тилавова, Ф. Муродова, Д. Обидова, Ю. Салимова, Н. Шакармамадова, Р. Раҳмони, С. Косими, Д. Раҳими, В. Оҳониёзова, Г. Ризвоншоевой, Н. Курбонхоновой и других ученых.

Методологические основы исследования. В диссертации использовались те методы исследования, которые применяются в общей фольклористике. В последние годы в таджикской фольклористике наравне с традиционным филологическим анализом продуктивно применяется историко-сравнительный анализ, который основывается на достоверных источниках и фактах. Такой способ исследования мы посчитали приемлемым также в изучении и анализе вопроса касающегося определения жанровой особенности предании таджикского народа. Теоретические литературы, художественные и научные источники использовались с точки зрения критики. Для упрочнения своих суждений и выводов цитировались некоторые неоспоримые, с точки зрения теории, мнения видных ученых. Задачи общность преданий были исследованы типологическим методом.

Источники исследования. Основным источником диссертации послужили тексты народных преданий, хранящиеся в Фонде Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова. Также был использован второй том «Фольклор Памира» в качестве основного источника для исследования данной темы.

Научная новизна исследования. Обсуждаемая тема охватывает важные вопросы, касающиеся произведения устной прозы Бадахшана, особенно, жанра предания. За исключением отдельных заметок исследователей, затрагивающие эту тему, она впервые подвергается исследованию на основе обширных и надежных материалов. О природных объектах и явлениях, об исторических событиях бытуют множество преданий среди жителей Горного Бадахшана, которые являются достоверными источниками для исследования, до сих пор не подверглись тщательному научному анализу. Обсуждаемая тема впервые в фольклористике затрагивает тему исследование преданий Бадахшана с целью выявления его жанровую особенности.

В результате анализа множества текстов выяснилось, что предание как один из популярных и распространенных жанров устного народного творчества таджикского народа, также занимает особое место в фольклоре многоязычного населения Бадахшана. Причем в народе не только распространились и приобрели варианты те предания, которые имели книжное влияние, но и местные народные таланты также способствовали в творчестве многих образцов этого жанра. Выявлена историко-этнографическая основа отдельных сюжетов предания и определена ее тесная связь с мифами, обычаями и народными верованиями. До недавнего времени оригинальные тексты преданий назывались в смешанном образе, то преданием, то легендой или повествованием. Посредством этого исследования выяснилось, что предание является особым жанром фольклора и отличается от других несказочных проз своими тематическими и содержательными особенностями.

Все эти проблемы стали причиной для полного уточнения научного термина жанра таджикского предания и в дальнейшем положить основу для исследования других сторон этого вида устного произведения. Кроме того, разбор и анализ оригинальных текстов преданий может послужить для исследования других видов устных проз таджикского фольклора, которые еще не изучены в полной мере.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Последовательное изучение работ опытных таджикских фольклористов в установлении более точного термина разных видов устной прозы и определение их жанровой особенности. Начиная с половины XX века до последних лет как в фольклористике других стран, так и в таджикской фольклористике, до сих пор точно не определена жанровая особенность народного предания. Причиной тому является их тесное взаимоотношение по форме и содержанию.

- Народное предание, несмотря на то, что по некоторым характеристикам имеет сходство с мифами, легендами и повествованиями, оно имеет и большое различие по тематике и структуре.

- В таджикской фольклористике наравне с жанрами народных проз имеются в научных кругах публикации и высказывание исследователей о преданиях и повествованиях. До сих пор отчетливо видны разногласия и противоречащие высказывания о преданиях и других прозаических жанрах устного творчества.

4. Большая часть из преданий жителей Горного Бадахшана создавалась на основе этимологического объяснения отдельных названий и толкование людей о своих предположениях, или воображениях относительно природных объектов на подобие родников, деревьев, появление озёр, скал и камней, а также природных и жизненных событиях.

5. Иногда предания являются ценным источником в установлении большинства исторических событий, различные взгляды и мышления людей относительно событий, происходящих в природе и в общественной жизни. Также они дают немаловажную информацию о различных сторонах духовной и материальной жизни людей. В большинстве преданий, входящие в эту группу, отчетливо видна тесная связь между человеком и природой. В таких случаях символика является неразделимой частью природы и среде обитания людей, и имеет первостепенное значение.

6. Несмотря на то, что предания имеют некоторые свойства волшебных сказок или мифов, по своей содержательной форме в них отражаются отголоски прошлых событий. Так как они в совокупности реальным образом отражают взгляды и мировоззрение, мнение, разные отношения людей к природным и общественным объектам и событиям происходящие в разные этапы истории человечества.

7 Предания в определении миропонимания, веры и убеждения, социальной и духовной жизни и других аспектов, касающихся сознания людей, служат как важные и достоверные источники.

8. В летописях и других письменных источниках предания иногда используются в качестве исторического факта. Историки в большинстве случаев прибегают к преданиям для выяснения прошлых событий.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут использоваться для изучения общих вопросов фольклора Бадахшана и таджикской фольклористики в целом. Также материалы исследования помогут с научной точки зрения изучению народных преданий разных регионов Таджикистана.

Результаты диссертационного исследования могут применяться в качестве научного источника для исследователей различных областей социологии, на примере философии, антропологии, этнологии и этнографии. Данная работа является полезным для составлении учебных лекций по таджикскому фольклору и составления учебных методических пособий для преподавателей и студентов учебных заведений.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Диссертация разработана в соответствие с тематикой исследования по специальности 10.01.09 – Фольклористики и 10.01.00 – Литературоведение.

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Для сбора материалов, с целью анализа и исследования темы, автор непосредственно принимал участие в полевых работах, в результате чего было записано множество текстов преданий из разных районов Горного Бадахшана. Основная часть данного фольклорного материала использовались в качестве исследования. Вопросы, касающиеся темы, в общих чертах отражаются в научных статьях.

Апробация результатов исследования. Научные результаты и аналитические суждения диссертации были представлены в виде научных докладов в республиканских и научно-практических конференциях «Навруз – воспеватель внутреннего мира человечества» (г. Хорог, 18.03.2022), «Элементы национального самосознания в творчестве Рудаки» (г. Хорог, 21.09.2022), «Навруз – связующий прошлого с настоящим» (г. Хорог, 20.03.2024).

Диссертация обсуждалась и представлена к защите на широком собрание отдела фольклора и литературы Бадахшана Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова Национальной академии наук Таджикистана (протокол № 4 от 4.09.2024).

Публикация научных работ по теме диссертации. Общий вывод диссертационного исследования опубликовано в 1 брошюре, 1 сборнике, 19 научных статьях, 5 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём диссертации составляет 165 страниц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **введении** диссертации указываются актуальность темы, степень изучения, связь исследования с программами или научными темами, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, теоретические и методологические основы, научная новизна, вопросы, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов, соответствие диссертации паспорту научной специальности, личный вклад соискателя ученой степени в исследование, апробация и внедрение результатов, публикация по теме, структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации «**Предание как фольклорный жанр и его различие от других жанров народной прозы**» состоит из трёх разделов.

В первом разделе первой главы диссертации «**Жанровая особенность предания**» в целом речь идёт о термине предания. Известно, что уровень изучения и анализа вопросов устного народного творчества постепенно приобретает развитие, и все более ясно делаются выводы. Тем не менее, часть из исследуемых задач и проблем в таджикской фольклористике на сегодня не только требуют разборчивого и определенного анализа, но многие вопросы относительно этого духовного и культурного наследия народа до сих пор остаются на стороне. В особенности, как в фольклористике других стран, так и в таджикской фольклористике ещё четко и ясно не определены жанровые особенности отдельных видов фольклорных произведений, или же не выявлен точный научный термин. Причина тому, по-видимому, кроется в их сходстве по структуре, форме и содержанию. Трудность точной классификации и разъяснения жанровой особенности некоторых из видов фольклорных произведений заключается в том, что они образовывались на фоне взаимности, комбинировались, претерпевали структурной трансформации в зависимости от взглядов людей на жизненные события. Такое культурное событие и породило тот факт, что в обычных и толковых словарях взаимно комментируются и объясняются слова миф, легенда, предание, повествование и другие жанры устной

прозы. Например, авторы «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» (Словарь терминов литературоведения) значение *ривоят* (предание) интерпретируется следующим образом: «В фольклористике история, которая рассказывается людьми о некоторых личностях, событиях и определенных местностях, называется *ривоятом*. Эти рассказы, иногда, имея сказочный характер и далеки от реальности, по большей части, имеют большое значение для понятия воображения народа по отношению к историческим личностям и реальным событиям»¹. В «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (Словарь таджикского языка) слово «ривоят» толкуется так: «передавать рассказ или информацию от кого-либо; **достон** (история), **қисса** (легенда), **накъл** (рассказ)².

Очевидно, что за исключением толкования слова «ривоят» со стороны авторов «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ», авторы и составители обоих словарей в интерпретации данного жанра взяли во внимание их первоначальное одинаковое возникновение и их смешанные элементы и сущность. Причина этому стала низкая уровень и недостаточность внимательной изученности отдельных жанров фольклора, особенно, произведений устной или народной прозы. Объяснение значения *ривоята* из данного словаря взяли по той причине, что хотя оно дается не в полном виде, то во второй части даются более отчетливые комментарии о его содержательной особенности.

Даже сегодня фольклористы используют и употребляют термин *накъл* (рассказ) и *ривоят* (предание) вместе, заменяя одно другим. Впервые в таджикской фольклористике на этот счет, выразил свое мнение Х. Раҳматов. Он подчёркивает, что в преданиях раскрывается воображение людей о молебнах или святых местах, древних исторических памятниках, известных исторических личностях, видных деятелях и правителях государства, выдающихся ученых и литераторах, богатырях и т. п. Поэтому, в речи народа иногда вместо *преданий* употребляется *рассказ*, а иногда оба слова используются для выражения одного и той же мысли³.

Позже фольклорист Д. Обидов относительно *накъл* издал отдельную статью, где приводит свои доводы: «Одной из особенностей народного повествования является то, что основа его сюжета состоит из реальных житейских событий. В повествовании нет места для преувеличности и вымысленным историям не постижимым уму человека. Образы и предметы изображаются в повествовании конкретно и реально». Вместе с этим Д. Обидов также отметил: «Жанровая специфика рассказа очень близка к преданиям... Иногда и рассказ и предание используются для выражения одной цели указывают на темы, которые имеют и реальную основу, и отображают представления древних людей о природных объектах и неестественных явлениях»⁴.

Д. Обидов также напечатал своеобразную статью о предании, где относит его к числу «устного народного творчества», «в основе которого лежит вымышленные образы и представления». Также, «в преданиях речь идет о прошедших,

¹ Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов, Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ [Матн] / Р. Ҳодизода, М. Шукуров, Т. Абдуҷабборов. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 188с.

² Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. II / Тартибдиҳандагон: Т. Н. Зеҳнӣ, В. А. Капранов, И. А. Ализода ва диг. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 950 с.

³ Раҳматов Ҳ. Накъл ривоятҳо [Матн] / Ҳ. Раҳматов // Дастурамал оид ба ҷамъ кардани эҷодиёти даҳанакии ҳалқ. – Столинобод, 1960. – 158 с.

⁴ Обидов Д. Накъл [Матн] / Д. Обидов // Энциклопедия Советии тоҷик. Ҷ. 5. – Душанбе, 1984. – 640 с.

сегодняшних и будущих событиях». Он разделил предания на шесть групп по содержанию и темы: топонимические предания – о создании городов, имен местности, рек, озёр, родников; религиозные предания – о появлении мазара, грот, пророков, див, пери и нечисти; исторические и героические предания – о видных исторических личностях и о мифических героях; социально-вымыселенные предания о «золотом веке»; предание о животных, птицах и рептилях; космогонические предания – о сотворении земли, неба и звёзд¹.

В последующие годы Равшан Раҳмонӣ последовательно сделал усилие по определению более точного научного термина некоторых видов народной прозы, или принадлежащих устному художественному творчеству. Подтверждение тому является его книга «Сказка и другие жанры устной прозы». Автор с намерением взялся за решение этой темы, что «так как фольклористика еще является молодым для персоязычного народа, поэтому с точки зрения теории некоторые аспекты остаются неизученными и еще неопределены жанровые разграничения².

Равшан Раҳмонӣ согласно личному опыту и наблюдениям полученных в результате долгих лет сбора и записи, изучение художественного наследия устной прозы и их публикации, также подробно выразил свое мнение относительно особенности разграничения жанров фольклорной прозы опираясь на источники и научную литературу. В большинстве случаев результаты ученого полученных личными аргументами и мыслями, должны быть приняты во внимание специалистов.

Очевидно, что ставить границу между рассказом и преданием как отдельные жанры фольклора является трудной задачей, каждый из них имеет типичную жанровую особенность. Если эти особенности на основе достоверных материалов подвергнуть серьезному изучению и разбору, то можно выявить для них точный термин.

Конечно, получить и предоставить научному кругу более подходящий научный термин по различным жанрам фольклора удастся только тогда, если из разных районов и областей, где проживают таджики или персоязычное население станут доступными разные формы выражения и фраз этого термина. Для решения этого вопроса помогут также правильные и точные мнения фольклористов.

Второй раздел первой главы называется «Отличие преданий от других жанров устной прозы». Здесь приводятся соображения на основе примечания и мнения литератороведов и фольклористов, которые дают объяснения названиям жанров устной прозы. Прежде всего предания различаются от других видов устной прозы тем, что в них имеет место народная этимология. Причины появления различных природных явлений и названия местностей объясняются со стороны людей в зависимости от их знания и умения. Также, предание таджикского народа имеет свободную форму, не имеет стабильного и определенного начала и конца, которые свойственны сказкам. В преданиях по отношению к другим историческим произведениям таджикской устной прозы, дающие информацию о далеком прошлом, сказитель никогда не выступает в качестве свидетеля или участника какого-либо события или происшествия.

¹ Обидов Д. Ривоят [Матн] / Д. Обидов // Энциклопедияи Советии тоҷик. Ч. 6. – Душанбе, 1986. – 640 с.

² Раҳмонӣ, Р. Афсона ва жанроҳо дигари насири шифоҳӣ [Матн] / Р. Раҳмонӣ. – Душанбе, 1999. – 104 с.

Народные предания по своей структуре комбинированы. Попытка доказать и регулярно классифицировать предания не всегда удается. Некоторые исследователи разделили предания на две группы: исторические предания и топонимические предания. К первой группе относятся предания, которые дают сведения о событиях и исторических личностях, события, связанные с данными лицами, а также о людях, которые непосредственно участвовали в этих событиях или по каким-то причинам имеют отношение к этой исторической дате. Ко второй группе относятся предания, которые рассказывают о появлении и заселении определённой местности и происхождении названия этой местности, а также о местах, имеющих отношения с важными событиями. Топонимические предания считаются одним из наиболее распространенных и древних видов жанра народной прозы. Они в основном рассказывают о географических объектах (места, реки, озёра и т.д.) и о населенных местностях. Основная особенность топонимических преданий таджикского народа состоит в том, что они интерпретируют названий или появления географического объекта, или населённой территории. В таких видах предании иногда отражаются события и отдельные исторические личности, что еще раз доказывает об историчности этого вида жанра. До сих пор среди горцев Бадахшана бытуют предания о заселении края и о происхождении названий местности.

Третий раздел главы именуется «Структура и тематика жанра преданий». В этом разделе речь идет о строении, содержании и темы преданий.

Предание как особый жанр устного творчества, имея типичную особенность по своей структуре и строению, способ и стиль выражения, содержание элементов художественных изображений, нуждается во всестороннем изучении и исследования. Предания различны по своей форме, способ выражения, стиль и искусство изображения. Это зависит от самих сказителей, от их возраста, образование, деятельности и таланта. Если в некоторых преданиях подробно приводятся факты и данные, то другие коротко, в сокращенном виде описывают событие.

Ясно, что установка жанровой особенности фольклорных произведений зависит от определения их способа и стиль выражения, формы и структуры и других особенностей. Жанр предание также является не исключением. Если в некоторых преданиях присутствуют сказочные элементы, то другие имеют повествовательный характер. Иногда в преданиях в целом имеет место как реалистические рассказы, так и вымышленные и преувеличенные воображения сказителей. В данном случае предание находится между сказками и историческими рассказами, что затрудняет определение жанровой особенности предания.

В некоторых преданиях для изложения событий и описания героев используется популярные эпизоды сказок, что не позволяет ставить черту между этими жанрами. Это определение относится к тем преданиям, где изображаемые события и отдельные личности приобретают чудодейственный характер и описывается человеческая сила против неестественных существ. В результате такого явления некоторые предания приобретают сказочный характер.

Повторение фраз и выражений или полные предложения являются типичной структурой для нарративов устного творчества, и они также используются во время рассказа предания, схожие по содержанию и теме. Из текстов предания видно, что

такому состоянию также содействуют описываемые события и объекты, и приводит к единому представлению и убеждению к этим объектам. В преданиях, как и в других художественных произведений для подтверждения и усиления своих мыслей свойственны употребление образцов поэзии как четверостишия или двустишия, пословицы и поговорки и мудрые народные фразы. Большинство народных преданий имеют содержаниественные только им, кратко изображают те или иные неповторимые и эмоциональные житейские события, привлекательным образом изображают разные отношения людей к окружающей среде и к природным объектам и явлениям.

Предание относится к тем видам произведений народной прозы, которые с небольшим размером изложения, содержат глубокий смысл, а иногда показывают сразу несколько исторических событий.

Предании подобно другим жанрам народной прозы разные по тематике. В них скрыты различные аспекты жизненного быта человека и отчётливо изображается их отношение и представление к окружающей среде, объектам и к реальным и неправдоподобным событиям. Каждое предание, какую бы тему не затрагивало, он имеет воспитательный характер и основной смысл заключается в совершении добрых деяний по отношению к другим.

В преданиях входящих в группу рассказывающих о природных объектах и событиях, разные стороны отношения между людьми, главный смысл которых состоит из наставления, иметь такие человеческие качества как поддержка нуждающихся, не быть высокомерным имея богатство и состояние и. т.д. Особенно, предания, которые рассказывают о природных катаклизмах или об исторических личностях и событиях, осуждают угнетение, жестокость, роскошь, высокомерие и несправедливость некоторых людей, и напротив одобряют заботу и милосердие к немощным и нуждавшимся людям.

В диссертации все вопросы, касающиеся структуры и тематики предания таджикского народа подверглись тщательному анализу с помощью примеров.

Вторая глава посвящена «**Обзору преданий народа Бадахшана**». Состоит из четырех разделов. Первый раздел называется «**Исследование преданий о природных объектах и явлениях**». Предания горцев Бадахшана по содержанию очень близки с преданиями других регионов Таджикистана, а также с преданиями народов соседних государств, жители которых с давних времен имели социальные и культурные связи с народом этого края.

Люди связывали свою долговечность и устойчивости жизни с разными объектами и явлениями природы. Один из таких крепких убеждений и веры, который до сих пор имеет место в духовной жизни горцев, является почитание по отношению к родникам и горным ручьям. Значение воды с разными выражениями и синонимами приобрело художественный образ в устном творчестве, особенно, в народной лирике, и наравне со своей чистотой, прозрачностью и красотой употребляется в смысле источника жизни. На этот счет бытует ряд преданий, которые жители высокогорья до сих пор рассказывают друг другу.

Так как большая часть земельных участков Горного Бадахшана и других регионов Центральной Азии, пригодные для выращивания садов и разных культур, находятся высоко над уровнем моря и имеют сухой климат. Они больше всего

нуждаются в дожде, горных ручьях и родниках. Такая нужда и породила множество преданий о появлении отдельных родников. Часть из них усиливают смысловые значения и важности обычаев и обрядов, связанные с природными объектами и явлениями, и тем самым, отображая древнее представление людей, показывают познание природных явлений со стороны людей на разной стадии развития общественного сознания. Поэтому среди жителей Горного Бадахшана распространились предания, где рассказывают о родниках. Появление некоторых из них приписывают Худжай Хизру, Хазрати Али, Шахнасиру Хусраву, Шорахматулло Вали, Шобурхониддину, или вообще, святым, или старикам.

Второй раздел второй главы диссертации включает «**Исследование преданий о можжевельнике (арча) и платане (чинор)**». Так как человечество является неразрывной частью природы и его быт тесно связано с ее объектами и событиями, то оно на протяжении всей истории своего существования искало разные способы сохранения многих видов природных объектов, особенно тех, что на вид имеют необычную форму или чудодейственные свойства. Одним из таких средств является сочинение о них исторических преданий и их связывание с историческими или мифическими личностями.

Ещё до распространения ислама бытовали сильное верование и поклонение растениям и деревьям в духовной жизни жителей Горного Бадахшана, которые как и многие другие народы безмерно почитают и уважают деревья, особенно можжевельника и платана и считают их одним из священных объектов природы.

Платан (*чинар*) имеет распространённые и тенистые ветви. Находится под его ветвями считается благоприятным местом. Вообще чинар в Горном Бадахшане очень редкий вид дерева. Те *чинары*, которые сегодня растут в некоторых местах Бадахшана, очень старые даже старожилы не помнят их появление. Люди говорят, что чинар, как и другие бесплодные деревья, на подобие ивы, можжевельника и тополя, не является особенностью Горного Бадахшана, его принесли из других краев. В Рушанском районе в местечке Лангар растут два огромных *чинара* рядом друг с другом. Оба *чинара* имеют одинаковый размер. Странно то, что подобно им больше нигде не наблюдается на территории Горного Бадахшана. Согласно преданиям, они будто бы срослись из посока Насира Хусрава и Шотолиба Сармаста, когда они путешествовали по Бадахшану. Под этими *чинарами* находится усыпальница Шотолиба Сармаста. Она долгие годы служит как место для паломничества людей. Подобно этому в селе Поршинев Шугнанского района возле родника «Шоносир» возвышается большой ствол многолетнего *чинара*. Про него также аналогично с вышеупомянутым содержанием распространено предание среди населения.

Другое дерево, которое люди почитают, является можжевельник - *арча*. В прежние времена считалось большим грехом срубить *арчу*. По словам старожилов с теми, кто срубал *арчу* с целью убрать святые места, случались несчастья. Рядом с такими святыми местами росли старые *арчи* или *чинары*, и никто не знает их историю, даже старики не помнят их появление. По-видимому, такие свойства и признаки деревьев стали поводом, для того чтобы усилилось влияние и величие этих святых мест среди людей. Из содержания таких видов предания, во-первых, если ярко выражается единое мнение и представление разных сказителей по поводу того,

что эти места имеют душевно-исцеляющие свойства, то во-вторых, в некоторых из них, различным образом, выражается почитание к некоторым природным объектам, на примере *арчи* и *чинары*. Каждый из этих природных объектов отражает символ в представлении людей, которые сохранились в народных художественных наследиях. Именно имение особого природного свойства какой-то предмет или явление становится причиной становление их метафоры. *Арча* сам по себе считается святым деревом и если с одной стороны символизирует молодость и долговечность жизни человека, то с другой стороны, тень большой арчи являясь прохладным и приятным местом для отдыха и времяпрожигание, в представлении людей символизирует устойчивую и благополучную жизнь. Именно с такими символическими свойствами и признаками эти деревья в народных преданиях связаны с именами известных личностей.

Третий раздел второй главы работы называется «**Исследование преданий об озёрах Бадахшана**». Люди в основном причину природных катаклизмов, которые причиняют ущерб и даже уничтожают процветающие сёла и деревень, видят в жестокости и чрезмерном бесчинстве правителей, хитрых и корыстных людей, которые имея роскошь и богатство относятся высокомерно и безразлично по отношению к другим. Такой смысл можно отчетливо видеть в преданиях, которые рассказывают о появлении озёр Сarez, Дурум, Ёрх и Шева. Согласно представлениям людей каждое неблагоприятное событие или бедствие, которые претерпевает человек, прежде всего сильно зависят от совершенных поступков самих людей. Если бы они предвидели событие и покаялись в своих совершенных деяниях, то они смогли бы посредством пожертвования и благотворительности предотвратить эти катастрофы. Такой смысл содержит большинство преданий, которые повествуют о появлениях озер в результате разрушительной природной стихии. Во всех четырех вариантах преданиях, рассказывающих об озёрах Сarez, Шева, Ёрх и Дурум упоминается старик или странник, старуха, и такие атрибуты как петух, сито, ткацкий станок, которых имела при себе старуха.

Естественно, в таких преданиях скрывается переносный смысл и значение. Они выражают веру и убеждения людей относительно причины происхождения подобных событий в природе и в обществе, а также наставляют людей на добрые поступки, каждый человек не должен гордиться своим богатством, так как оно не вечно по сравнению с разумом и душой. Или если нуждающийся будет обижен и оскорблен со стороны богатого, то в итоге его богатству приходит конец.

Четвертый раздел главы посвящается «Исследование преданий о камнях». Камень как один из объектов природы также имеет немаловажное значение в жизни горцев. О нем с ранних времен в устном и письменном виде дошли до нас множество преданий. В Горном Бадахшане бытуют предания, которые дают сведения о наскальных рисунках и следах, об окаменевших людей или животных, которые сегодня превратились в святые места.

Почитание камня со стороны жителей горного региона, подобно почитанию родной земли, уходит своими корнями в глубокое прошлое. В древности люди во время заселения какой-то местности, прежде чем совершать традиционные обряды, выбирали подходящее место, где находился какой-то объект для поклонения. Именно такие предметы как дерево, родник или камень, которые своим внешним

видом на первый взгляд казались неестественными или удивительными, стали объектом культа и со временем на их основе создавались предания.

Наверняка почитание камня в условиях горного региона имело и другие факторы. Наблюдение и анализ подобных преданий наводит на мысль, что одним из основных факторов их появления является вынужденный уход людей из равнины на горные места в разные времена (начиная с давних времен). Камни и скалы служили им как временное убежище и приют.

Из содержания некоторых преданий видно, что для святыни были выбраны те камни, которые человеческому взгляду казались необычными или же имели необычную форму. Этих камни и скалы, которые изображают следы от ладони человека, копыто лошади или со своим внешним видом похожи на змею, дракона или других существ, сегодня они связаны с именами известных личностей. Они относятся к тем временам, когда люди уделяя им особое внимание, становились объектом поклонения. Идейное содержание некоторых из этих преданий отражали различные представление людей о явлениях природы и общества. Согласно представлениям людей, некоторые из животных превратились в камни из-за неповиновения и враждебности к своим хозяевам и следы от них остались во многих местах до сегодняшнего дня. На этот счет среди населения Горного Бадахшана существуют тексты предания о «Верблюжьем камне» и «Камне дракона». Предания о камнях не только имеют информативные особенности, они с разных сторон также выражают некоторые особенности традиционных обрядов и обычаяев горцев, которые по некоторым особенностям очень похожи с обрядами других народов.

Те предания, которые рассказывают о природных объектах, на подобие родников, деревьев и камней, тесно связаны с обрядами и обычаями жителей горного региона и отражают миропонимание людей.

Третья глава работы: «Отражение исторических событий в народных преданиях Бадахшана». Первый раздел анализирует вопросы «Основа преданий – реалия». В этой главе даётся сведения об историчности преданий и использования предания со стороны историков и исследователей, как исторический источник. Предания отчасти являются важными и достоверными источниками в установлении многих особенностей истории, социальной и духовной жизни, мышления и мировоззрения, веры, намерения и интереса, цель и желания, и другие проблемы касающиеся воображения людей.

По сути предания основаны на действительность. Само это значение и подтверждает его историчности. В летописях и в устном творчестве предание иногда используют в качестве надежного исторического источника. Историки в большинстве случаев ссылаются на сведения из преданий, как достоверные факты.

Большое количество преданий, распространённых среди жителей регионов Горного Бадахшана, имеют историческую особенность. В них напрямую отображаются событие и происшествие, исторические факты и данные и соверенно, очевиден их исторические аспекты. Из содержания некоторых преданий выясняется, что дальние и даже трудно переходимые районы Памира не были в стороне от набегов неприятелей, монгольского ига и правления китайской империи. В начале этой работы было отмечено, что в давние времена территория Шугнана, находящаяся на истоке Аму, была во владения китайских ханов. От той

поры остались отдельные следы. Некоторые сведения, которые использовали в своих трудах такие историки как Курбанмухаммадзаде и Мухаббатшазаде, Саиджалала Бадахши, Саид Хайдарша Муборакшазаде и другие о прошлой истории народа Бадахшана, состоят из преданий и рассказов людей.

В предании рассказывающие о памирских ханах, можно получить сведения о династии местных правителей, способах их правления, правления афганцев и мангитов в Бадахшане и о социально-политическом состоянии этой территории во второй половине XIX в. и начало десятилетия XX в. Поскольку этот текст имеет повествовательный характер, не все данные и факты, упоминавшиеся здесь, являются подлинными событиями истории. Такие предполагаемые даты и противоречивые сведения зависят от знания и личного отношения каждого сказителя к описываемому событию. Он убеждает слушателя, что такие события действительно происходили. Именно такие аспекты предания и выявляют его особенности. Тем не менее основная часть событий, отражающая в преданиях, не является беспочвенным. Они имеют реальную основу. Из содержания таких видов преданий, информирующие о правлении местных правителей, можно прийти к выводу, что их старание и рвение ради удержания власти происходят не по здравому смыслу и умному рассуждению, а путём обмана и хитрости убирают с пути не только своих противников и конкурентов, но даже своих отцов и братьев. Также из их содержания видно, что народ в результате бесчинства местных и иноземных правителей, часто, чтобы освободиться от порабощения и улучшить свою жизнь, выражали своё недовольство стихийными восстаниями.

Устный способ распространения и пересказ преданий из поколения в поколение, свободная форма предания постепенно удаляется от времени, когда событие и личности имели в них место. В результате смешения с другими жанрами народной прозы, становятся причиной искажения исторических сведений, и все больше появляются в текстах вымышенные воображения, что иногда придаёт текстам фантастический характер. Несмотря на это, историческая основа преданий в какой-то мере сохраняется. Также, можно согласиться с тем, что предания как правдивый рассказ, в большинстве случаев принимаются во внимание со стороны исследователей. Развитие преданий на протяжении истории говорит об их важном историческом значении. Большинство зарубежных фольклористов, которые проявили интерес к изучению предания, выразили мнение, что начальный этап формирования преданий как самостоятельный жанр является трансформации мемуаров в предания.

Во втором разделе третьей главы анализировался «Предания о личности Шаха Бурхана Вали». Личность Шаха Бурхана Вали является очень святым в представлении жителей Горного Бадахшана. Согласно народным преданиям он своими чудесными действиями, знанием и мудростью, какие бы горные местности ни посещал, помогал людям и процветал эти места. Особенно, во многих местах на опасных скалистых хребтах своим благородством построил ирригационные каналы. Например, когда пришёл в село Тусян, здесь кроме густой заросли и диких зверей ничего не существовало. Шах Бурхан, чтобы улучшить эту землю, поджог труднопроходимую заросль, подчинил себе дракона, выгнал его из этой территории и чудесным образом построил ирригационный канал Тусяна, который до сих пор

орошают здешнюю землю. После этого, постепенно, из других кишлаков переселились туда люди, чтобы построить себе жилище и культивировать земли этой местности. Шах Бурхана Вали назвал это место Тусян. Причина такого названия будто происходит от названия тенистого дерева «тус», который образовал на этом месте густой лес.

Из преданий и рассказов выясняется, что жители Бадахшана, являясь одним из древних народов со многими особенностями культурной и духовной жизни, тесно связаны с народами соседних и дальних стран. Такое явление отчётливо видно из бесчисленных преданий и мифов, которые в изучении истории Бадахшана имеют немалое значение. Но также нужно отметить, что выявление принадлежности того или иного предания к другим народам, требует отдельного научного исследования. В диссертации по мере возможности сделана попытка выявить историческую личность Шах Бурхана Вали на основе разбора и анализа некоторых преданий, которые по своим оттенкам значении схожи с преданиями жителей других регионов.

Также из содержания части преданий видно, что одним из чудотворств Шах Бурхана Вали являлось то, что он имел посох и лопату, с помощью которых чудесным образом сотворял родники и ручьи. Если подобные предания сравнивать с преданиями жителей разных регионов Бадахшана и других народов, то во многих преданиях изображается образ «чудесного посоха». Например, в преданиях о появлении родника Носира в селе Поршинев Шугнанского района, появление чинары Шаталиба и Шах Насира в Вамаре Рушанского района, появление Зарчи в кишлаке Бардары и история появления «мазар-ивы» в кишлаке Аджирх долины Бартанга и другие связаны с вытыканием «чудесного посоха» в землю, в результате чего появлялись родниковые воды, или ручьи и таким образом села стали процветать. Или же воткнутый в землю посох расцветал в огромное дерево и как священное дерево, стало местом паломничества. Если посмотреть на предания и мифов других народов мира, в них тоже изображается «чудесный посох».

К сожалению, до сих пор полностью не выяснен историческая личность Шах Бурхана. Так как Шах Бурхана Вали укрепился в сознании людей как легендарная личность, чудотворец и благодетель, жители некоторых регионов Горного Бадахшана его почитают наравне с другими святыми. Люди настолько сильно верят в его личность и мазар, что совершают разные обряды, связанные с его именем.

Третий раздел третьей главы называется «О личности Насира Хусрава в народных преданиях». В нём даётся сведения о выдающемся мыслителе XI века Насире Хусраве Кубадияни (1004-1088), о личности которого в письменном виде, а также и в устной форме распространено огромное количество текстов преданий среди жителей Горного Бадахшана.

Народ Горного Бадахшана, как и большинство исповедующих Ислам исмаилитского толка Средней Азии, очень сильно почитают и верят в Насира Хусрава Кубадияни. О его личности настолько выдумывали и рассказывали исторические предания и повествования, что преобладают по количеству преданий о других исторических личностях. Всё это, с одной стороны является большим почитанием великого мыслителя и философа, с другой стороны, происхождение многих обрядов и обычаяев, и элементов материальной и духовной жизни связывают с его именем. Согласно сведениям некоторых преданий, Насир Хусрав

странствовал по всем деревням Бадахшана и исходя из географических особенностей, характеру и поведения жителей, высказывал что-нибудь про них или давал название этим местам. Содержание упомянутых преданий заставляет исследователей задуматься, действительно ли Насир Хусрав побывал во всех упомянутых в преданиях местах, давая название жителям этих мест. Вопрос, этот, конечно дискуссионный, но своё уважение и доверие к этому человеку люди выражали через приписываемые ему предания, и каждый хотел показать, что этот великий человек побывал в его родном месте. Некоторые из преданий содержат оскорбительное и клеветническое содержание, и очевидно, что они совершенно далеки от реальной действительности. В них выражено предвзятое отношение одних людей к жителям других деревень. Таким образом, эти предания выдумали и распространяли используя известность Насира Хусрава. Некоторые предания, приписывающие ему, приобрели характер волшебной сказки. Хотя такие предания имеют черты волшебных сказок или мифов, они показывают, что имеют реальную основу с точки зрения их содержания. Потому что они в целом считаются не только образом этого великого мыслителя и отношения разных социальных слоёв людей к нему, как к важному и достоверному источнику, но они также и являются реальным выражением мнения и мировоззрения, понимания и знания, различные отношения людей к предметам и событиям природы и общества в разные периоды истории человечества.

Анализ преданий горцев Бадахшана показал, что они являются ценным материалом в определении многих исторических событий и различных мнений, и представлений людей о видимых и невидимых природных объектах, и событиях общества, а также отражают различные стороны материальной и повседневной жизни людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сбор образцов народной прозы Горного Бадахшана и анализ их основных сторон показывают, что фольклор является одной из важнейших областей духовной культуры таджикского народа. Народная проза с давних времен являлась неотъемлемой частью жителей этого отдаленного региона. Фольклор в разных исторических периодах и условиях и по сей день выражает надежду, желания и мечты, общественные и личные отношения жителей Бадахшана. Посредством этого богатого духовного наследия видны многие важные признаки условий и быта, идей, мировоззрения и прошлых обычаяев народа.

Учитывая цель центральной задачи диссертации, состоящий из выявления жанровых особенностей преданий и его отличие от других жанров словесной прозы на основе преданий, бытующих среди народов Горного Бадахшана, сделаны следующие выводы:

1. Предание как прозаический жанр народного творчества имеет свои особенности, хотя иногда имеет сходство по содержанию с другими произведениями народной прозы, такими как повествование, легенда, рассказ, но совершенно отличается от них по своим жанровым характеристикам. Помимо прочего, а) предание содержит этимологию народа, т. е. значений названий мест и природных предметов и явлений толкуются и интерпретируются народом; б) отражение

исторических событий, хотя иногда в них видны вымыслы; в) известные исторические личности (поэты, религиозные деятели и правители), иногда мифические персонажи (Худжай Хизр, Лукмани Хаким, Хотами Той, Ландахур) составляют основное содержание предания; г) почти отсутствуют художественные изображения, имеет чисто информативный характер.

По сравнению с другими видами народных произведений, описывающие событие в общих чертах, предание носит сугубо местный характер. Он описывает события, характерные для определённой местности.

2. В ходе анализа темы возникли некоторые вопросы, которые требуют изучения и исследования. В частности, о значении мифа в понимании и представлении людей в современном мире. Следует провести отдельный анализ о том, можно ли его рассматривать как отдельный вид устного творчества или же он выполняет сегодня иную функцию. Анализируя контекст данного вопроса, можно более точно прояснить положение предания как отдельного жанра и определить роль мифа в возникновении этого жанра. В настоящее время анализ привёл нас к выводу, что, хотя мифы причастны к возникновению жанра предания, они отличаются друг от друга отражением событий, по содержанию, тематике и персонажем.

Другой вопрос связан литературными терминами «тематика», «содержание» и «оглавление», которые являются важными средствами классификации и группировки жанров устной прозы, определения жанровых особенностей каждого из этих видов устного произведения и их различие. Однако некоторые исследователи объясняют и интерпретируют жанровые особенности устной прозы иногда с точки зрения темы, а иногда и с точки зрения содержания, что приводит к различным мнениям по этим вопросам. В диссертации миф, предание, повествование, легенда, мифические рассказы с точки зрения отражения событий, темы, содержания и персонажей анализируются и сопоставляются посредством отдельной таблицы и приведены характеристики каждого из них в этом направлении.

3. Предание относится к тем видам произведения устной прозы, которое несмотря на краткость изложения, имеет глубокий смысл и иногда показывает события и исторические факты, связанные между собой.

4. Из сведений и заметки исследуемой темы становится ясным, что основные обряды и обычаи, проводимые в Горном Бадахшане, связаны с народными преданиями о природных объектах и исторических личностях. Одни как устное творчество, другие как исполнительный фольклор находятся в тесной взаимосвязи, и в целом они отражают социально-культурную жизнь и духовно-философское мышление народа.

5. Из анализа, касающиеся степени изученности преданий, видно что некоторые этнографы и этнологи ещё с первых десятилетий прошлого столетия высказали в общих чертах свои мысли и мнения относительно вопросов, связанные с обрядами, обычаями и религией народа. Однако обширный сбор и публикации устных материалов и сведений, а также изучение и исследование преданий, в которых отражаются эти вопросы, фактически начались в конце 60-х годов прошлого века.

6. Какую бы тему или вопрос ни освещало каждое предание или легенда, они имеют поучительный характер. В каждом предании и легенде все равно описывается какие-либо добрые качества человеческого поведения и определяет статус и положения обычного человека среди общества. Большая часть преданий, рассказывающие о святых местах, не только отражает религиозные взгляды народа, но и затрагивает многие стороны жизни. В одних из них если осуждается нежелательное поведение людей, то в других учат добрым человеческим качествам. Человек, который приносил пользу нуждающимся, был достоин их уважения. Таков вывод содержания большинство преданий.

7. Топонимы и гидронимы в народных преданиях имеют смысловую нагрузку, связанные с различными событиями, произошедшими в жизни людей. В разных регионах бытовали предания, в которых происхождения или причина появления названий мест, гор, родников и озер объяснялись жителями этих мест по-разному. В Бадахшане наблюдаются множество преданий, которые сформировались по содержанию и форме в одном отдельном местности, также имеют несколько вариантов в других регионов области.

8. Крепкая вера и убеждения в выдающихся представителях религии и других личностях выражаются различными способами – появлением чистых родников, которые орошают землю и имеют целебные свойства, загадочными явлениями природных объектов. Те места, которые приносили пользу и давали средства к существованию или каким-то образом влияли на жизнь людей, были связаны с именами мифических персонажей или великих исторических личностей. Возможно, вначале эта атрибуция носила относительно обычный характер, но со временем она отделилась от реальных событий и приобрела необычный характер. Об этом свидетельствует как по склону горы провели ирригационный канал, история которого неизвестна, или чудесным образом появления родника и т. п. Также, об этом свидетельствует приобретение исторических персонажей мифического или неестественного характера.

9. В основном тема преданий посвящена природным объектам. Появление этого объекта, или события, происходящие в природе, связываются с историческим или мифическим персонажем. В каждом предании, рассказывающие о природных объектах, скрываются наставления. Из некоторых преданий и легенд, рассказывающие о природных объектах, исходит смысл того, что человек не должен быть равнодушен к природе и окружающей среде, особенно к ее предметам и животным, независимо от их величины, и должен проявлять особую заботу о них, поскольку они, с одной стороны, являются важной частью природы, с другой стороны, в жизненном процессе людей каждый из них имеет свой особый статус. Те горные потоки и прозрачные родники, которые истекают из вершины горы, являясь источником жизни, должны сохранять свою чистоту. В образе старых деревьев можжевельника и платана, люди не должны проявить неуважение к любой форме растительности. Причиной многих природных бедствий, в результате которых на место цветущих деревень в Бадахшане образовались озёра, по мнению людей является враждебное отношение и высокомерие населения разрушившихся мест. С давних времён для беженцев и странников, прибывшие в горные места, скалы и

гроты служили временным пристанищем. Поэтому горцы имеют особое отношение к камням, имеющие необычную форму.

10. Люди в разные эпохи, в зависимости от материальных условий и жизни, основанные на своих верованиях, создавали всевозможные обычаи и обряды по отношению к природным объектам и святым местам, которые таким образом заставляли объединиться. Содержание преданий, тесно связанных с народными обрядами уходит своими корнями в очень древние времена, когда люди были полностью подвластны предметам и явлениям природы, а важное место в их мышлении занимали анимистические и тотемистические взгляды. О таких преданиях, часть из которых уже давно забыта, наряду с имеющимися материалами необходимо собирать все более новые устные сведения. Потому что с помощью таких материалов можно найти более полную информацию не только о древних представлениях одного народа, но и о нескольких народностях. Подобные представления людей возникли и сформировались когда-то на основе мифов и легенд. Поэтому устные сведения преданий являются важными источниками в интерпретации и объяснении единства древних представлений и мышлений разных народов о предметах и событиях, о природных и неестественных существах.

11. Доказано, что происхождение каждого предания имеет под собой реальную основу. Это указывает на их историчность. В летописях и устном творчестве предания иногда используются в качестве достоверного исторического факта. Историки во многих случаях ссылаются на источники преданий как на достоверные данные о прошлом края. Имея историческое значение, тексты преданий также состоят из фраз и выражений, свойственные мифам. Именно эти особенности определяют его жанровые характеристики. Посредством преданий и других устных источников можно получить сведения о первых поседениях людей в этой горной среде. Иногда данные этих преданий представляют собой реальный рассказ о миграции и бегства людей в разные исторические периоды из относительно широких долин в отдаленные и труднопроходимые горные районы. Корни миграции и бегства людей в отдаленные и труднодоступные места уходят в очень древние времена. Эта миграция осуществлялась как массовым, так и раздельным путем. Однако из содержания ряд преданий, рассмотренных в основных разделах исследования, выясняется, что в некоторых из них отображающие события не имеют достоверности, хотя в прошлом, возможно они имели реальную основу. Для того, чтобы делать научные выводы на счет историчности событий в преданиях, нужно иметь несколько вариантов преданий.

12. В связи с историческими событиями политической и общественной жизни, переменами, происходящими в материальной и культурной жизни народа, развитием научного мышления народа и другими факторами статус и степень исторических и сакральных мест изменилась среди населения. Многие из них не только стали вне поля зрения народа, но и некоторые из них, которые до последних лет прошлого столетия были достойного внимания со стороны людей, сегодня они почти упали забвению.

13. Из содержания диссертационной работы видно, что некоторые вопросы, связанные с преданием еще остаются нерешенными. Если некоторые из этих вопросов подверглись тщательному анализу, то другие исследовались в общих

чертах на основе доводов и высказываний некоторых исследователей. Тем не менее данная исследовательская работа дает возможность для дальнейшего обширного исследования темы. Для более полного исследования преданий необходимо не только дополнить имеющиеся материалы, но также является очень важным собрать больше устных материалов и сведения из других регионов и областей Таджикистана.

Решение этих вопросов облегчит задачу для дальнейшего изучения и исследования разных аспектов устного народного творчества, в особенности произведения народной прозы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. В диссертационной работе глубоко исследуются народные предания и другие виды народной прозы на основе научных трудов и тезисов, а также личного наблюдения и анализа автора диссертации. В качестве исследования выбираются преимущественно предания о природных объектах – родники, деревья, скалы и камни, об исторических лицах и т. п., которые имеют научное значение не только для таджикского фольклора и литературоведения, но могут быть использованы для эстетического воспитания нового поколения и для обеспечения тесной взаимосвязи человека с природой. То есть, материал диссертации и ее научные выводы могут быть использованы также в педагогической деятельности.

2. Ключевые результаты исследования могут быть использованы при изучении общих вопросов фольклора Бадахшана и таджикского фольклора, а его материал способствует научному анализу народных преданий всех регионов Таджикистана.

3. В результате данного исследования было установлено, что изучение преданий наряду с его научно-историческим значением, будет иметь и практическое значение во многих отношениях. Некоторые природные объекты и исторические места должны не только охраняться как исторические памятники, но и охраняться обществом как достопримечательные места великих личностей.

4. Материал научной диссертации служит научным и популярным источником для исследователей различных областей социологии, в том числе философии, антропологии, этнологии, фольклора. Некоторые положения данного исследования применимы на уроках таджикского фольклора, при написании книг и методических пособий для преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

I. Брошюра и книги:

[1-М]. Шакармамадов, Н., Шакармамадов, О. Наврӯзи Бадахшон (расму оинҳо) [Матн] / Н. Шакармамадов, О. Шакармамадов. – Хоруғ: Маърифат, 2003. – 46 с.

[2-М]. Қурбонхонова, Н., Азорабекова Ш., Шакармамадов, О. Дируз ва имрӯзи Наврӯзи Бадахшон [Матн] / Н. Қурбонхонова, Ш. Азорабекова, О. Шакармамадов. – Душанбе: Сифат-Офсет, 2024. – 142 с.

II. Научные статьи автора в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации:

[3-М]. Шакармамадов, О. Топонимические мотивы предание бытующие на территории Горного Бадахшана [Текст] / О. Шакармамадов // Суханшиносӣ, 2020. – № 3. – С. 165-172.

[4-М]. Шакармамадов, О. Ривоятҳои мардуми Бадахшон дар бораи дараҳтон (дар мислои дараҳтони арҷаву чанор) [Матн] / О. Шакармамадов // Паёмномаи фарҳанг, 2021. – № 4. – С. 40-47.

[5-М]. Қаландаров, Ҳ., Шакармамадов, О. Тобишҳои асотирӣ дар ривоятҳои мардумӣ [Матн] / Ҳ. Қаландаров, О. Шакармамадов // Ахбори АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, 2022. – № 2. – С. 187-190.

[6-М]. Шакармамадов, О. Ривоятҳо – этимологияи мардум [Матн] / О. Шакармамадов // Ахбори АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, 2022. – № 3. – С. 289-293.

[7-М]. Охониёзов, В., Шакармамадов, О. Баррасии ривоятҳои Бадахшон доир ба сангҳо [Матн] / В. Охониёзов, О. Шакармамадов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2024. – № 3. – С. 98-106.

III. Публикации автора в других научных сборниках и изданиях:

[8-М]. Шакармамадов, Н., Шакармамадов, О. Мулоҳизаҳо перомуни ду ривояти мардумӣ [Матн] / Н. Шакармамадов, О. Шакармамадов // Паёми донишгоҳи Хоруғ. Бахши, 2000. – № 2. – С. 49-57.

[9-М]. Шакармамадов, О. Назаре ба истилоҳоти илмии нақл ва ривоят [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми донишгоҳи Хоруғ. Бахши, 2001. – № 3 – С. 92-97.

[10-М]. Шакармамадов, О. Аз бобби оинҳо ва ривоёт вобаста ба об [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2002. – № 4. – С. 68-74.

[11-М]. Шакармамадов, О. Ривоят ва афсонаҳо доир ба Носири Ҳусрав дар осори хаттӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Носири Ҳусрав: дирӯз, имрӯз, фардо. – Ҳуҷанд: Ношир, 2005. – С. 599-602.

[12-М]. Шакармамадов, О. Чанд ривоёт роҷеъ ба фариштаҳои об [Матн] / О. Шакармамадов // Иқтисодиёт ва илми ВМКБ: дирӯз, имрӯз ва фардо. – Хоруғ, 2005. – С. 110-113.

[13-М]. Шакармамадов, О. Наврӯз – маросими кишоварзон [Матн] / О. Шакармамадов // Оинҳои наврӯзӣ дар Бадахшон. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 48-59.

[14-М]. Шакармамадов, О. Заминаи ривоят – воқеият [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2019. – № 1. – С. 124-128.

[15-М]. Шакармамадов, О. Типологияи сужаҳо дар асарҳои насри ҳалқӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2021. – № 1. – С. 144-149.

[16-М]. Шакармамадов, О. Нишонаҳои парастиши олами рустаний дар ривоятҳо [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2021. – № 2. – С. 124-130.

[17-М]. Шакармамадов, О. Ҳусусият ва таснифи жанрҳои насрии фолклори тоҷик [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2022. – № 3. – С. 77-87.

[18-М]. Шакармамадов, О. Размышление об одном народном предании [Текст] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2024. – № 1. – С. 98-105.

[19-М]. Шакармамадов, О. Инъикоси ҳодисаҳои таърихӣ дар ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, № 2. – Душанбе: Ирам, 2024. – № 2. – С. 138-145.

АННОТАЦИЯ

кори диссертационии Шакармамадов Ориф Нисормамадович дар мавзуи «Вижагиҳои жанрии ривоят ва тафовути он аз жанрҳои дигари насири шифоҳӣ (дар асоси маводи ривоятҳои мардуми Бадаҳшон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Калидвожаҳо: ривоят, ривоятҳои топонимӣ, накъл, асотир, ҳикояи асотирӣ, қисса, жанр, вижагиҳои жанрӣ, фолклор, насири шифоҳӣ, манотик, кӯҳистон, ёдгориҳои таърихӣ, парастиш, зиёратгоҳ, пажуҳиш, мавод, мавзӯ, мундариҷа, соҳтор, ашёҳои табиат, ҳодисаҳои табиат, воқеаҳои таърихӣ, шахсони таърихӣ, ҳодисаҳои воқеӣ, маросим, расму оин.

Дар фолклоршиносии мусоири тоҷик бисёр масъалаҳо марбут ба ин мавзӯ то ҳанӯз ҳалли худро наёфтаанд. Аз ин ҷиҳат дар автореферат ақида ва фикру мулоҳизаҳои муҳталифи фолклоршиносони варзидаи тоҷик, ки доир ба хусусият ва истилоҳи илмии жанри ривоят андешаи худро баён намудаанд, баррасӣ гардидаанд. Дар асоси ин андешаҳои умум тафовути ривоят аз дигар намуди жанрҳои насири ҳалқӣ нишон дода мешавад ва хусусияти жанрии он муқаррар гардидааст. Барои ҳалли ин масъалаҳо дар рисола якчанд намунаҳои матни ривоятҳо дарҷ шудаанд, ки аз ҷиҳати мазмун дар байни аҳолии Кӯҳистони Бадаҳшон интишори васеъ дошта, аз ҷанд нусхаҳо иборат мебошанд. Ба ин гурӯҳ ривоятҳо доир ба ашё ва ҳодисаҳои табиат, ривоятҳо доир ба ҳодисаҳо ва шахсони таърихӣ ва инчунин ривоятҳои топонимӣ дохил мегарданд. Дар асоси ҳамин матнҳо мазмуну мундариҷа ва соҳтори ривоятҳо дар маҷмуъ муайян гардида, хусусияти асосии жанри ривоят баррасӣ гардидаанд. Дар натиҷаи таҳқиқи ин мавзӯ маълум гардид, ки ривоят ҳамчун жанри мустақил баёнгари афкори маънавию фарҳангӣ ва фалсафаю таърихи ҳалқ буда, расму оин ва урғу одати мардумро аз ҳар ҷиҳат бозтоб меқунад.

АННОТАЦИЯ

диссертационной работы Шакармамадова Орифа Нисормамадовича на тему «Жанровая специфика *ривоята* и его различие от других устных проз (на основе народных предания Бадахшана)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.09 – Фольклористика

Ключевые слова: предание, топонимические предания, рассказ, миф, мифические рассказы, повествование, жанр, жанровая особенность, фольклор, устная проза, регион, горная местность, исторические памятники, поклонение, святыни, исследование, источники, тема, содержание, структура, природные объекты, явления природы, исторические события, исторические личности, реальные события, обряд, обычай.

В современном таджикском фольклористике многие вопросы, касающиеся этой темы, до сих пор остаются нерешенными. С этой точки зрения в автореферате рассматриваются различные доводы и мнения известных таджикских фольклористов, выразивших свои взгляды относительно природы и научного термина жанра предания. На основе этих общих мнений показано отличие предания от других жанров народной прозы и установлены его жанровые характеристики. Для решения этих задач в данном труде включены несколько примеров текста преданий, которые широко распространены среди населения Горного Бадахшана и состоят из нескольких экземпляров. В эту группу входят предание о природных объектах и событиях, предание об исторических личностях и исторических событиях, а также топонимические предания. На основе этих текстов в общности были определены мотив, содержание и структура предания, а также выявлены их основные особенности. В результате исследования данной темы стало ясно, что предание как самостоятельный жанр выражая духовно-философские мысли и историю культуры народа, всесторонне отражает обычай и традиции народа.

ANNOTATION

dissertation work of Shakarmamadov Orif Nisormamadovich on the topic “Genre specificity of *rivoyat* and its difference from other oral prose (based on folk legends of Badakhshan)” for the degree of the candidate of philological sciences in the specialty 10.01.09 - Folkloristic

Keywords: legend, toponymic narrative, tale, story, mythical stories, tale, narrative, genre, genre feature, folklore, oral prose, region, highlands, historical site, research, theme, content, structure, plot, natural objects, natural phenomena historical events, historical figures, real events, ritual, custom.

In modern Tajik folkloristic, many questions related to this topic remain unresolved. From this point of view, in the autoreferat observes various arguments and opinions of famous Tajik folklorists who have expressed their views regarding the nature and scientific term of the legend genre. Based on these general opinions, the difference between legend and other genres of folk prose is shown and its genre characteristics are established. To solve these problems, this work contains several examples of the text of legend, which are widespread among the population of Gorno-Badakhshan and consist of several copies. This group includes legend about natural objects and events, legends about historical figures and historical events, as well as legends about geographical locations. Based on these texts, the motive, content and structure of the legend were generally determined, and identified its main features. As a result of the study of this topic, it became clear that legend as an independent genre, expressing spiritual and philosophical thoughts and the history of culture of the people, widely reflects the customs and traditions of the people.